

**ВАЗОРАТИ ТАНДУРУСТӢ ВА ҲИФЗИ ИҼТИМОИИ АҲОЛИИ
ҶУМҲУРИИ ТОҼИКИСТОН**

**МДТ «ДОНИШКАДАИ БАъДИДИПЛОМИИ КОРМАНДОНИ СОҲАИ
ТАНДУРУСТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҼИКИСТОН»**

УДК 614.2 (575.3)

Бо ҳуқуки дастнавис

РАҼАБЗОДА МИРЗОАЛИЙ МИРАЛИЙ

**БАЪЗЕ ҶАНБАҲОИ ТИББИЮ ИҼТИМОИИ ОСЕББАРДОРӢ ВА
РОҲҲОИ ПЕШГИРИИ ОН ДАР АҲОЛИИ МИНТАҚАИ КӮЛОБИ
ВИЛОЯТИ ХАТЛОНИ ҶУМҲУРИИ ТОҼИКИСТОН**

**Автореферати диссертатсия
барои дарёфти унвони илмии
номзади илмҳои тиб аз рӯйи ихтисоси
14.02.03 - Сиҳатии ҷомеа ва тандурустӣ**

Душанбе – 2022

Таҳқиқоти диссертатсия дар кафедраи тандурустии ҷамъиятӣ, иқтисод, идоракуни тандурустӣ бо курси омори тиббии МДТ «Донишкадаи баъди дипломии кормандони соҳаи тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон» - и Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ичро карда шудааст.

Роҳбари илмӣ:

Ахмедов Аламхон – доктори илмҳои тиб, профессор, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, узви хориҷии Академияи илмҳои табиатшиносии Федератсияи Россия, мутахассиси шуъбаи клиникии шуъбаи тиббии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон.

Рақибони расмӣ:

Назарзода Файзали Насрулло – доктори илмҳои тиб, Директори МД “Маҷмааи тандурустии дӯстии Тоҷикистон ва Ӯзбекистон дар ноҳияи Қубодиён”.

Курбонов Сайбилол Ҳушваҳтович – доктори илмҳои тиб, дотсенти кафедраи травматология - ортопедияи ва ҶҲС МДТ “ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино”

Муассисаи пешбар: Муассисаи давлатии “Пажуҳишгоҳи тибби профилактикаи Тоҷикистон” ВТ ва ҲИАЧТ

Ҳимояи рисолаи илмӣ " " 2022 соати __ дар ҷаласаи шӯрои диссертационии 6D.КОА-053-и МДТ “ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино” баргузор мегардад. Суроға: 734003, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 139:, www.tajmedun.tj; тел (+992907706744)

Бо рисола дар китобхонаи Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино” шинос шудан мумкин аст.

Автореферат «____» ____ с. 2022 ирсол гардид.

**Котиби илмии
шурои диссертационӣ
номзади илмҳои тиб, дотсент**

Ҷонибекова Р.Н.

Тавсиф

Мубрамии мавзӯи таҳқиқот. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, чун дар аксари кишварҳои ҷаҳон, самтҳои афзалиятноки ҳифзи саломатӣ пешгирий ва ташкили кумаки самаранок ба беморони осебдида ба ҳисоб мераванд, ки сабаби асосии маъюбшавии баланд ва марги бармаҳали аҳолии шаҳрнишин мегарданд. Шиддатнокии афзояндай алоқаҳои нақлиётӣ мусир боиси зиёд шудани вазнинии ҷароҳатҳои сершумор ва таркибӣ ҳангоми садамаҳои нақлиётӣ, як қатор оризаҳои махсус ва маъюбшавии барзиёд ва фавт мегардад [Андреева Т.М., 2015; Бас М.Д., 2011; Боровков В.Н., 2011; ТУТ., 2009; Яхихажиев С.К., 2011; Борозда И.В., 2008; Иванов Д.В., 2015; Каленский В.О., 2013; Макаревич С.В., 2014; Пивен Д.В., 2007; ChenF., 2014].

Расонидани ёрии махсуси тиббӣ ба гирифткорони садамаҳои нақлиётӣ қайҳо боз ба қатори мушкилоти сатҳи давлатӣ доҳил шудааст [Басс М.Д., 2011; Гринь А.А., 2012; Дмитриев О.А., 2015; Каленский В.О., 2013; Литвина Е.А., 2014; Никулин А.И., 2013; Раззоков А.А., 2015; Сироджов К.Х., 2013; Perioperative inflammatory response in major fracture, 2016; Vural E., 2006]. Табобат ва реабилитасияи беморони гирифткори осебҳои омехта захираҳои қалони моддӣ ва молиявиро талаб мекунанд, ки ин баъзан мушкилотро мураккабтар месозад ва ба таври сунъӣ барои истифодаи соҳторҳо, маводҳо ва имплантатҳои камарзиш шароит фароҳам меорад ва табиист, ки онҳо сифатҳои пасти истифодабарӣ ва инчунин табобати консервативии баъзе аз қисмҳои осеби скелетро доранд. Мавҷуд будани микдори нисбатан зиёди оилаҳои камбизоат (29,5%) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои дастрасӣ ба ёрии тиббӣ мушкилоти молиявӣ доранд, ба номуносиб будани доктринаи табобат ва тақвият ёфтани мушкилоти молиявӣ ва иқтисодӣ мегардад, ки ин воқеан натиҷаҳои табобатро бадтар мекунад, реабилитасияи барвақтии тиббӣ, инчунин реинтегратсияи иҷтимоию майшии осебидагонро душвор мегардонад. Дар робита ба ин, зарурати дар сатҳи минтақаҳои алоҳида ҳаллу фасл кардани бозсозии системавии ташкил ва расонидани кумак ба осебидагон ба вучуд меояд [Иванов Д.В., 2015; Кораблев В.Н., 2014; Лозовик И.П., 2015; Макаревич С.В., 2014; Хажибоев А.М., 2011; Панов А., 2008; Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тасдиқи Барномаи миллии «Пешгирии травматизм ва такмил додани ёрии тиббӣ ҳангоми осебҳо ва оқибатҳои онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010–2015», 2011; Серкова Е.В., 2011; Травматология ва ортопедия: дастур барои табибон дар 4 ҷилд, 2006; Шевцов В.И., 2008; Шамсов Ҳ.А., 2015; Naique S.B., 2006].

Сарфи назар аз муваффақиятҳое, ки дар ҷарроҳии осебҳо ба даст омадаанд, мушкилоти расонидани ёрии махсус ва таҳассусӣ ба беморони осебдида актуалӣ ва ҳаллу фасл нашуда боқӣ мемонад, ки ин зарурати омӯзиши комплексии фаъолияти хадамот ва таҳияи алгоритмҳои нави муассири такмил ва оптимизасияи системаи идоракунӣ ва ёрии тиббӣ ба

хадамоти травматологӣ дар марҳилаи кунуни рушди он, хусусан вобаста ба хусусиятҳои минтақавии онро муайян мекунад.

Дараҷаи азхудшудаи мавзӯи илмӣ. Таҳлили гузаронидашуда вучуд надоштани системаи дақиқи ташкили як концепсияи ягонаи равиш ва мониторинги самараноки он дар ҳалли масъалаи мувофиқи мақсад будани истифодаи ин ё он усули расонидани ёрии маҳсусгардонидашуда ва тахассусӣ ба беморони дорои осеби системаи такяву ҳаракатро дар соҳтори ҷарроҳатҳои сершумор ва омехта нишон дод [Андреева Т.М., 2015; Бас М.Д., 2011; Боровков В.Н., 2011; Ключевский В.В., 2013; Серкова Е.В., 2011; Татарников М.А., 2006; Нано карбон - имплантатҳои соҳторӣ - маҳсулоти инноватсионӣ барои травматология ва ортопедия., 2015; Шевцов В.И., 2008; Мок С., 2008].

Истифодаи усулҳои консервативии табобати шикастагиҳо дар соҳтори ҷарроҳатҳои омехта ва сершумор на ҳама вақт ба ҳалли вазифаҳое, ки тибби амалӣ дар солҳои охир талаб мекунад ва истифодаи усулҳои мукаммали табобати шикастагиҳоро тавсия медиҳад, мусоидат мекунад [Никулин А.И., 2013 ; Раззоқов А.А., 2015; Склянчук Э.Д. 2013; Травматизм, бемориҳои ортопедӣ, ҳолати травматологӣ -ортопедӣ ба аҳолии Россия, 2009; Халмуратов А.М. 2008; Naique S.B. 2006]. Муваффақияти ин ё он усули остеосинтез аз хусусияти осеби сегмент, ҳолати умумии бемор, осеби бартаридошта, замони осеб бардоштан, инчуни ҳаҷми ёрии расонидашуда дар марҳилаи пеш аз беморхонагӣ, тахассуси мутахассис ва давраҳои бемории травматикӣ вобаста аст. [Ахмедов Ш.М., 2014; Губайдуллин М.И., 2012; Иванов Д.В., 2015; Коршняк, В.Ю., 2013; Литвина Е.А., 2014; Сирочов К.Х., 2013; Эбраҳайм Н.А., 2007]. Сарғи назар аз такмили доимии усулҳои табобати шикастагиандомҳо, мушкилоти реабилитатсия ва қобилияти кории беморони гирифтари осеби системаи такяву ҳаракат, оризаҳои ба ҳаёт таҳдидкунанда дар давраи шадиди политравма, давомнокии давраи барқароршавӣ, корношоямии муваққатӣ, маъюбӣ ва сатҳи баланди маъюбшавӣ масъалаҳои ҳалшаванда боқӣ мемонанд [Motorina IG, 2013]. Кам будани таҳқиқотҳои илмии марбут ба фаъолияти хадамотро қайд кардан муҳим аст, ки асосан ба фаъолияти хизматрасонии то беморхонагӣ, на ин ки дар ҳудуди алоҳидаи маъмурӣ бахшида шудаанд, ки ин таҳия намудани равишҳои нави ҷорӣ намудани усулҳои нави технологияи каминвазивӣ ва такмили системаи идоракунии хадамотро дар марҳилаи пеш аз беморхонагӣ ёрии тиббиро талаб мекунанд.

Робтиаи таҳқиқот бо барномаҳо, мавзӯъҳои илмӣ

Таҳқиқоти диссертатсия дар доираи амалӣ соҳтани Барномаи миллии "Пешгирии травматизм ва такмил додани ёрии тиббӣ ҳангояи осеббинӣ ва оқибатҳои онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2015", ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти №224 аз 03 майи 2010 тасдиқ шудааст ва "Дар бораи дурнамои пешгирий ва назорати бемориҳои файрисироятӣ ва травматизм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013

- 2023", ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон № 676 аз 3 декабри 2012 тасдиқ шудааст, анҷом дода шудааст.

Тавсифи умумии таҳқиқот.

Мақсади таҳқиқот. Омӯзиши хусусиятҳои ташкил ва фаъолияти хадамот ва муайян кардани осебҳои сабабиву натиҷавӣ дар аҳолии минтақаи Кӯлоби вилояти Ҳатлон, коркарди алгоритми аз ҷиҳати илмӣ асосноки чорабиниҳои самарабахш оид ба оптимизатсия ва минбаъд такмил додани кори хидматрасонӣ дар сатҳи минтақавӣ дар шароити муосири иҷтимоию иқтисодӣ.

Объекти таҳқиқот. Ба сифати объекти таҳқиқот хадамоти осебшиносӣ як қатор ноҳияҳои маъмурии минтақаи Кӯлоби вилояти Ҳатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон (ш.Кӯлоб, ноҳияҳои Кӯлоб, Ҳовалинг, Балҷувон, Данғара, Восеъ, Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ, Фарҳор, Ш. Шоҳин, Мӯъминобод ва Темурмалик) интихоб карда шуд.

Мавзӯи таҳқиқот. Мавзӯи таҳқиқот омӯзиши вазъи ташкил, сатҳи рушд ва сифати расонидани ёрии тиббӣ ба беморони дорон бемориҳои осебдида дар сатҳи шаҳру навоҳии минтақаи Кӯлоби вилояти Ҳатлон ва роҳҳои беҳтар кардани хизматрасонӣ дар ин минтақа буд.

Вазифаҳои таҳқиқот:

1. Омӯзиши ҳолат ва ташкил намудани фаъолияти хадамоти осебшиносӣ, эпидемиологияи осебҳо ва соҳтори муосири он дар байни аҳолии минтақаи Кӯлоби вилояти Ҳатлон дар 10 соли охир (солҳои 2010-2020).
2. Муайян кардани нақш ва мавқеи хадамоти осебшиносӣ дар расонидани ёрии босифати тиббӣ ва ҷорӣ намудани технологияҳои инноватсионӣ дар табобати аҳолии осебдидаи минтақаи Кӯлоби вилояти Ҳатлон.
3. Таҳлили татбиқи стратегияи асосии пешгирии осеббардорӣ дар байни аҳолӣ ва коркарди маҷмӯи чорабиниҳои илман асосноки такмил додани системаи мавҷуда.
4. Коркарди алгоритми чорабиниҳои муассир оид ба такмил додани системаи ташкилии мавҷудаи расонидани ёрии тиббӣ ба беморони осебдида дар марҳилаи пеш аз беморхонагӣ дар минтақаи Кӯлоби вилояти Ҳатлон дар шароити нави иҷтимоию иқтисодӣ.

Мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ. Таҳқиқоти диссертационӣ ба шиносномаи Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ихтисоси 6D 11.02.03 – Тандурустии ҷамъиятӣ ва тандурустӣ, зербанди 3.1. Арзёбии ташкил ва фаъолияти хадамоти травматологӣ дар минтақаи Кӯлоби вилояти Ҳатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва зербанди 3.3. Самаранокӣ ва сифати расонидани ёрии тиббӣ ба беморони травматологӣ дар шароити муосири иҷтимоию иқтисодӣ мувофиқат мекунанд

Марҳилаҳои тадқиқот. Рисола марҳила ба марҳила таълиф шудааст. Дар марҳилаи аввал омӯзиши адабиёти илмии ба ин мавзӯъ бахшидашуда сурат гирифтааст. Сипас мавзӯъ ва ҳадафи рисола мураттаб шуда, ҷамъоварии маълумоти оморӣ ва бойгонӣ сурат гирифт. Бо дар назардошти

хусусиятҳои травматизм, таҳлили баъзе нишондиҳандаҳое, ки манзараи травматизмҳои дар натиҷаи ҳодисаҳои роҳу нақлиёт дар ҳудуди идории минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон рухдодаро инъикос меқунанд, гузаронида шуд.

Дарачаи эътиимоднокии натиҷаҳо; Эътиимоднокии маълумот ва ҳаҷми коғии маводи тадқиқотӣ, коркарди омории натиҷаҳои тадқиқот ва нашрияҳо тасдиқ меқунанд. Ҳулоса ва тавсияҳо бо таҳлили илмии маълумотҳои ҳисоботи омории давлатӣ ва сатҳи осеби садамаҳои нақлиётӣ асоснок карда шудаанд.

Навғонии илмии таҳқиқот. Бори нахуст дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мисоли хадамоти травматологии шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон, арзёбии ҳамаҷонибаи ташкил ва рушди ёрии тиббӣ дар марҳилаҳои пеш аз беморхонагӣ ва беморхонагии беморони дорон осебҳо мавриди таҳлил қарор дода шудааст. Маҷмӯи тадбирҳо ҷиҳати боз ҳам такмил додани системаи мавҷудаи расонидани ёрии тиббӣ ба беморони осебдида дар марҳилаи ҳозира дар шароити нави иҷтимоию иқтисодӣ таҳия карда шудаанд, ин имкон дод, ки роҳҳои самаранок такмил додани чорабиниҳои пешгирикунанда ва коҳиш додани вазни ҳолис, фавт ва маъюбшавӣ тавассути кам кардани таъсири омилҳои ҳатари травматизм бо дарназардошти мавқеи иқлими-географии минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон таҳия карда шуд. Муайян кардани камбудиҳо ва дастовардҳои муайян дар фаъолияти хизматрасонӣ зарурати баргузори чорабиниҳои ба рушди он нигаронидашуда ва такмили самараноку бефосила муайян карда шудаанд, ки барои интиҳоб намудани мавзӯи диссертатсияи мазкур мусоидат намудаанд.

Аҳамияти назариявӣ ва илмию амалии тадқиқот аз он иборат аст, ки баъзе нуқтаҳои кори диссертационӣ ҳангоми таҳия намудани Барномаи миллии «Пешгирии травматизм ва беҳтар намудани ёрии тиббӣ ҳангоми осебҳо ва оқибатҳои онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2015» ва «Стратегияи профилактика ва назорати бемориҳои ғайри сироятӣ ва травматизм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2023» истифода шудаанд.

Муқаррароти назариявӣ, методологӣ, ҳулосаҳо ва тавсияҳои дар рисола овардашуда дар раванди табобатии муассисаҳои тиббии минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон, инчунин дар раванди таълимии Донишкадаи таҳсилоти баъдидипломӣ дар соҳаи тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар курсҳои такмили ихтисоси табибон истифода бурда мешаванд.

Нуқтаҳои асосии таҳқиқотро дар сатҳи вилоятӣ ҳангоми таҳия намудани фармонҳо ва қарорҳо оид ба хадамоти травматология истифода намудан мумкин аст.

Натиҷаҳои бадастомадаи кор имкон доданд, ки сабабҳо, мавқеъ ва шароити пайдошавии осебҳо дар шароити минтақа муайян карда шуда, системаи илман асосноки чорабиниҳои ба беҳтар намудани расонидани ёрии тиббӣ ва ҷораҳои пешгирикунанда нигаронидашуда таҳия карда шавад.

Нуқтаҳои ба ҳимоя пешниходшаванда.

1. Нишондиҳандай осббардорӣ дар байни аҳолии минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон омӯхта шуд. Муқаррар карда шуд, ки ба фаъолияти мұтадили хадамот хусусиятҳои иқлімій ва ҷуғрофій, таъмин кардани онҳо бо қадрҳои баландиҳтисоси тиббӣ, нақлиёти санитарӣ, таҷхизоти тиббӣ ва гурӯҳҳои сайёри ёрии таъчилий таъсир мерасонанд.
2. Соҳтори ташкилӣ ва нишондиҳандажои асосии фаъолияти муассисаҳои тиббии минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон, ки ба аҳолӣ ҳангоми осеббинӣ ёрии тиббӣ мерасонанд, ин барои ҷарроҳатҳо дар марҳиллаҳои пеш аз беморхона ва беморхонаҳо омӯхта шуда, зарурати аз ҷиҳати илмӣ асосноки хизматрасонӣ пешниҳод карда шуд, ҷиҳатҳои мусбати иқтисодии он дар марҳиллаи кунунӣ, инчунин баナқшагирӣ ва такмили минбаъдаи таъмини захираҳо ба ҳисоб гирифта шуд.
3. Самаранокии технологияҳои навтарини истифодашаванда ва равиши тактикӣ дар давраи шадиди осеббинӣ ҳангоми осебдидани андомҳои осебдидагони садамаҳои роҳ баррасӣ гардид.
4. Чорабиниҳои ташкилӣ ва пешгирикунандай дар марҳиллаҳои расонидани ёрии аввалия ба кор бурда мешаванд, сифати расонидани ёрии тиббии гирифташударо дар давраи то беморхонагӣ ва расонидани ёрии маҳсус ва таҳассусӣ ба беморони осебдидаро дар марҳалаи беморхонагӣ муайян мекунад, имконият медиҳад, ки оризаҳои барвакӯт дар давраи шидиди осеббинӣ қоҳиш дода шаванд, натиҷаҳои табобати сегментҳои осебдидаро узвҳои дарунхолӣ, инчунин маъюбшавӣ дар давраи дур беҳтар карда шавад, зарурати дар оянда гузаронидани азnavtashkilidihii хидматрасонӣ ва такмили минбаъдаи он исбот карда мешавад.

Саҳми шаҳсии довталаби унвони илмӣ. Муаллиф ҷамъоварии маводро мустақилона гузаронида, методологияи таҳқиқотро таҳия кардааст, ҷамъбаст ва таҳлили маълумоти бадастовардашуда коркарди омориро мустақилона иҷро кардааст. Ҳиссаи иштироки муаллиф дар ҷамъоварӣ ва коркарди мавод 90%-ро ташкил медиҳад. Вай инчунин мустақилона таҳлили ҳүҷҷатҳои ибтидоии беморон ва усулҳои гуногуни таҳқиқоти лабораторӣ ва инструменталиро анҷом дода, ҳамчун осебшинос бевосита дар расонидани ёрии аввалияи тиббӣ ва маҳсус, инчунин дар раванди табобати ҷарроҳиву консервативии системай тақяву ҳаракат ва дар 60%-и ҳолатҳо бевосита иштирок намудааст.. Ҳама бобҳои рисола, аз ҷумла коркарди омории маълумоти ҳосилшуда, тавсифи таҳқиқоти ҳудӣ, ҳулосаҳо ва тавсияҳои амалӣ аз ҷониби муаллиф таълиф шудаанд.

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои рисола диссертатсия. Маводҳои рисола дар конфронсҳои илмӣ-амалии солонаи Муассисаи давлатии таълимии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ Ибни Сино баҳшида ба "Илм ва таҳсилоти тиббӣ" (Душанбе, 2014),), съезди II-и травматолог-ортопедҳо, Қазоқистон (Астана, 2014), конфронси солонаи XXI илмӣ-амалии "Ташаккули саломатии аҳолӣ: таҷрибаи байналмилалӣ ва миллӣ" GOU IPO дар NW RT (Душанбе, 2015), конфронси илмӣ-амалии травматолог-ортопед ва нейроҷарроҳони вилояти Суғд бо иштироки коршиносони байналмилалӣ (Хучанд 2015), конфронси илмӣ-амалии

травматологҳо ва ортопедҳои вилояти Хатлон бо иштироки коршиносони байналмилалӣ (Кӯлоб, 2016). Таъйиди диссертатсия дар ҷаласаи комиссияи байниидоравии эксперти-проблемавӣ оид ба фанҳои табобатӣ ва иҷтимоии Муассисаи давлатии таълими "Донишкадаи баъдидипломии кормандони соҳаи тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон" сурат гирифт (08.06.2021, протоколи №2/1)).

Нашри дар мавзӯи рисола. Оид ба мавзӯи рисолаи илмӣ 18 мақолаҳои илмӣ, аз ҷумла 4 мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои тақризшавандай КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шудааст.«Донишкадаи баъдидипломии кормандони соҳаи тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон».

Соҳтори ва ҳаҷми рисола. Диссертатсия дар ҳаҷми **153** саҳифаи матни компьютерӣ, 21 ҷадвал ва 12 расм таълиф шуда, аз муқаддима, тавсифи умумии таҳқиқот, шарҳи адабиёт, 3 боби таҳқиқоти худи муаллиф, муҳокимаи натиҷаҳо. Боби 5 ҳулосаҳо, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо ва рӯйхати адабиёт иборат аст. Тавсияҳои амалий ва феҳристи адабиёти истифодашуда иборат аст. Дар феҳристи адабиёт 195 сарчашма зикр шудааст, ки аз он 151 сарчашма бо забони русӣ ва 44 сарчашма бо дигар забонҳои ҳориҷӣ оварда шудааст.

МУҲТАВОИ ТАҲҚИҚОТ

Мавод ва усулҳои таҳқиқот.

Омӯзиши сатҳи осеббардорӣ, соҳтор ва сифати ёрии тиббӣ ба беморони осебдида дар байни аҳолии шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуд. Ташкили ёрии тиббӣ ба аҳолии осебдида дар марҳалаҳои то беморхонагӣ ва беморхонагӣ дар асоси маводи қарорҳои мушовара, фармоишҳои Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раёсати тандурустии вилояти Хатлон, ташкили ёрии тиббӣ, фармоишҳои Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раёсати тандурустии мақомоти иҷроияи ҳокимиюти давлатии вилояти Хатлон, Маркази минтақавии омори тиббӣ ва иттилооти вилояти Хатлон, инчунин маводи дигар вазорату идораҳое, ки ба кори ин хизматрасонӣ марбутанд ва инчунин шароити рушди онҳо тибқи ҳисботи солонаи воҳидҳои хидматрасонӣ, дар асоси кортҳои статсионарӣ (формаи 003/у "Корти тиббӣ") ва амбулаторӣ (шакли 025/ у "Картаи амбулаторӣ"), инчунин дар асоси дигар ҳуҷҷатҳои ҳисботӣ ва баҳисобигарӣ сурат гирифтааст.

Барои омӯҳтани андешаҳои беморон ва арзёбии сатҳи ёрии тиббии ба онҳо расонидашуда бо усули анкетаронӣ дар 2309 беморони аз 18 то 63 -сола тадқиқоти сотсиологӣ гузаронида шуд.

Арзёбии вазнинии осеби бардошташуда ва талафи хун аз рӯишканai Алговер (1976) ва баҳодиҳии вазнинии ҳолат аз рӯи системаи "VPH SP" Е.К. Гуманенко (1992) барои 13 нишондиҳандай клиникӣ гузаронида шуд. Ташхиси осебҳо дар беморон бо усулҳои рентгенографӣ, томографияи компьютерӣ, ТУС, пунксияи ҷавғи плевра, торакосентез ва лапаросентез гузаронида шуд. Ҳама беморон аз озмоишҳои умумии клиникӣ ва

биохимияйӣ гузаштанд. Натиҷаҳои дарозмуддати табобати шикастагиҳо мувофиқи Mathis (2008) арзёбӣ карда шуданд.

Таҳлили ҳаҷм ва сифати ёрии расонидашудаи траматологӣ тибқи муқаррарот ва санадҳои меъёрий-хукуқии тасдиқнамудаи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуд.

Дар таҳқиқот маҷмӯи усулҳои муосири таҳлил истифода шуд: муқоисавӣ, сотсиологӣ, арзёбии коршиносон ва оморӣ. Коркарди омории натиҷаҳо бо усулҳои анъанавӣ бо истифода аз компютери шахсии Pentium ва барномаҳои Microsoft Word ва Microsoft Excel амалӣ карда шуд.

Тавсифи умумии таҳқиқот.

Натиҷаҳои таҳқиқот нишон доданд, ки то ҳол омӯзиши хизматрасонии травматологӣ дар сатҳи минтақаҳо гузаронида нашудааст. Мақолаҳои илмӣ ва асарҳои чопшуда дар бораи рушди ин хизматрасонӣ дар сатҳи минтақаҳои ҷумҳурӣ тасаввуроти пурра намедиҳанд.

Таҳлил нишон дод, ки аҳолии осебдида дар 2 бунгоҳи шикастабандӣ (ш. Кӯлоб ва н. Данғара) ва 7 утоқҳои шикастабандӣ воқеъ дар маркази саломатии шаҳри Кӯлоб ва МСН ноҳияҳои Восеъ, Мӯъминобод, Фарҳор, Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ, Темурмалик ва Ҳовалинг ёрии амбулаторӣ мегиранд. Дар ноҳияҳои Ш.Шоҳин ва Кӯлоб муоина ва расонидани ёрии тиббӣ ба шахсони осебдида дар утоқҳои ҷарроҳӣ амалӣ карда мешавад. Дар ноҳияи Балҷувон бинобар набудани табиби мутахассис-осебшинос хизматрасонии травматологӣ умуман вучуд надорад.

Таҳлили гузаронидашудаи фонди катҳои шуъбаҳои травматологии минтақаи Кӯлоби вилояти Ҳатлон нишон дод, ки солҳои охир шумораи умумии катҳои шикастабандӣ танҳо 31,8% афзоиш ёфтааст, ки танҳо аз ҳисоби шуъбаҳои нави шикастабандӣ Беморхонаи марказии н.Фарҳор (20 кат), Беморхонаи марказии н. Данғара (10 кат) ва ноҳияи Кӯлоб (5 кат) мебошад.

Чадвали 1. Фонди катҳои хадамоти шикастабандӣ дар минтақаи Кӯлоби вилояти Ҳатлон солҳои 2002 -2020.

| Номгуи шаҳру ноҳияҳо | 2002 | 2007 | 2010 | 2012 | 2014 | 2015 | 2020 | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| шаҳри Кӯлоб | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| ноҳияи Данғара | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | +10 |
| ноҳияи Восеъ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| ноҳияи Фарҳор | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | +20 |
| ноҳияи Мир Сайди Алии Ҳамадонӣ (дар дохили шуъбаи ҷарроҳӣ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ноҳияи Темурмалик дар дохили шуъбаи ҷарроҳӣ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| ноҳияи Ш. Шоҳин. дар | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| дохили шуъбаи чарроҳӣ. | | | | | | | | |
| ноҳияи Мӯминобод(дар дохили шуъбаи чарроҳӣ). | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Ноҳияи Ховалинг (дар дохили шуъбаи чарроҳӣ). | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Ноҳияи Балҷувон | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ноҳияи Кӯлоб | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | +5 |
| Ҳамагӣ | 110 | 110 | 130 | 135 | 135 | 135 | 145 | +35 |

Таҳлили гузаронидашудаи маблағгузории кат-рӯзи хадамоти травматологии минтақаи Кӯлоби вилояти Ҳатлон нишон дод, ки маблағгузории хадамоти он нокифоя аст (Ҷадвали 2).

Ҷадвали 2. Ҳарочоти аз буҷет ва маблағҳои маҳсус барои 1 кат-рӯзи хадамоти шикастабандии минтақаи Кӯлоби вилояти Ҳатлон дар давраи аз соли 2002 то 2020 ҷудо кардашуда.

| Солҳо | Номгуйи шаҳру ноҳияҳо | Номгуйи маводҳо | Кат-ҳо | Маблағи чудошу-да аз ҳисоби буҷет барои 1-кат бо сомони | Маблағҳои сарфшу-да аз буҷет барои 1 кат сомони | Фар-қият | Маблағи чудошуда аз ҳисоби суратхисоби маҳсус. ба 1 кат сомони | Маблағи сарфшуда Аз ҳисоби суратхисоби маҳсус. ба 1 кат сомони | Фар-қият |
|-------|-----------------------|--------------------|--------|---|---|----------|--|--|----------|
| | Шаҳри Кӯлоб | Мавод-ҳои доруворӣ | | | | | | | |
| 2002 | | | 30 | 0,16 | 0,15 | -0,01 | - | - | - |
| 2007 | | | 30 | 0,24 | 0,22 | -0,02 | - | - | - |
| 2012 | | | 30 | 1,98 | 1,14 | -0,84 | 0,86 | 0,49 | -0,37 |
| 2017 | | | 30 | 1,55 | 1,82 | +0,37 | 0,67 | 0,79 | +0,12 |
| 2020 | | | 30 | 2,72 | 1,65 | -1,07 | 1,18 | 0,72 | -0,46 |
| | Ноҳияи Кӯлоб | Мавод-ҳои доруворӣ | | | | | | | |
| 2002 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | | | 5 | 0,67 | 0,69 | -0,02 | 0,32 | 0,70 | +0,38 |
| 2017 | | | 5 | 1,12 | 1,12 | - | 0,53 | 1,83 | +1,3 |
| 2020 | | | 5 | 1,21 | 1,11 | -0,10 | 0,58 | 1,58 | +1,0 |
| | Ноҳияи Данғара | Мавод-ҳои доруворӣ | | | | | | | |
| 2002 | | | 30 | 0,32 | 0,36 | +0,04 | - | - | - |
| 2007 | | | 30 | 0,35 | 0,37 | +0,02 | - | - | - |
| 2012 | | | 30 | 0,52 | 0,55 | +0,03 | 0,30 | 0,32 | +0,02 |
| 2017 | | | 30 | 0,64 | 0,65 | +0,01 | 0,37 | 0,38 | +0,01 |
| 2020 | | | 30 | 2,72 | 1,65 | -1,07 | 0,37 | 0,39 | +0,02 |
| | Ноҳияи | Мавод- | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|------------------|---------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|
| | Восеъ | ҳои доруворӣ | | | | | | | |
| 2002 | | | 20 | 0,41 | 0,49 | +0,08 | - | - | - |
| 2007 | | | 20 | 0,43 | 0,52 | +0,09 | - | - | - |
| 2012 | | | 20 | 0,64 | 0,70 | +0,06 | 0,42 | 0,45 | +0,03 |
| 2017 | | | 20 | 0,98 | 0,96 | -0,02 | 0,63 | 0,62 | -0,01 |
| 2020 | | | 20 | 1,79 | 0,93 | -0,86 | 1,16 | 0,60 | -0,56 |
| | Ноҳияи Фарҳор | Мавод- ҳои доруворӣ | | | | | | | |
| 2002 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | | | 20 | 0,85 | 0,80 | -0,05 | 0,58 | 0,55 | -0,03 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|---------------------------|----|-------|-------|------------|------|------|-------|
| 2017 | | | 20 | 1,24 | 1,01 | -0,23 | 0,85 | 0,69 | -0,16 |
| 2020 | | | 20 | 0,24 | 0,34 | +0,10 | 0,17 | 0,23 | +0,06 |
| | Ноҳияи Мир Сайи Алии Ҳамадонӣ | Мавод- ҳои доруворӣ | | | | | | | |
| 2002 | | | 10 | 3,19 | 4,36 | -1,17 | - | - | - |
| 2007 | | | 10 | 4,44 | 5,79 | -1,35 | - | - | - |
| 2012 | | | 10 | 11,16 | 15,04 | +3,88 | 0,57 | 0,77 | +0,2 |
| 2017 | | | 10 | 26,10 | 22,88 | -3,22 | 1,34 | 1,17 | -0,17 |
| 2020 | | | 10 | 30,59 | 49,15 | +18,5 6 | 1,57 | 2,52 | +0,95 |
| | Ноҳияи Темурмал ик | Мавод- ҳои доруворӣ | | | | | | | |
| 2002 | | | 5 | 0,38 | 0,41 | +0,03 | - | - | - |
| 2007 | | | 5 | 0,25 | 0,27 | +0,02 | - | - | - |
| 2012 | | | 5 | 1,12 | 1,06 | -0,06 | 0,80 | 0,76 | -0,04 |
| 2017 | | | 5 | 0,96 | 1,03 | +0,07 | 0,79 | 0,84 | +0,05 |
| 2020 | | | 5 | 0,75 | 0,93 | +0,18 | 0,46 | 0,57 | +0,11 |
| | Ноҳияи Ш.Шоҳин | Мавод- ҳои доруворӣ | | | | | | | |
| 2002 | | | 5 | 0,43 | 0,48 | +0,05 | - | - | - |
| 2007 | | | 5 | 0,46 | 0,52 | +0,06 | - | - | - |
| 2012 | | | 5 | 1,26 | 1,31 | +0,05 | 0,79 | 0,81 | +0,02 |
| 2017 | | | 5 | 1,20 | 1,33 | +0,13 | 0,75 | 0,83 | +0,08 |
| 2020 | | | 5 | 2,32 | 2,64 | +0,32 | 1,44 | 1,64 | +0,2 |
| | Ноҳияи Муъмино- бод | Мавод- ҳои доруворӣ | | | | | | | |
| 2002 | | | 5 | 0,27 | 0,31 | +0,04 | - | - | - |
| 2007 | | | 5 | 0,30 | 0,32 | +0,02 | - | - | - |
| 2012 | | | 5 | 0,69 | 0,70 | +0,01 | 0,50 | 0,58 | +0,08 |
| 2017 | | | 5 | 0,97 | 1,02 | +0,05 | 0,72 | 0,76 | +0,04 |
| 2020 | | | 5 | 2,28 | 1,61 | -0,67 | 1,57 | 1,85 | +0,28 |
| | Ноҳияи Ховалинг | Мавод- ҳои | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------------|---------------------------|---|------|------|-------|------|------|-------|
| | | доруворӣ | | | | | | | |
| 2002 | | | 5 | 0,30 | 0,79 | +0,49 | - | - | - |
| 2007 | | | 5 | 0,35 | 0,71 | +0,36 | - | - | - |
| 2012 | | | 5 | 0,47 | 0,84 | +0,37 | 0,24 | 0,44 | +0,2 |
| 2017 | | | 5 | 0,71 | 1,63 | +0,92 | 0,36 | 0,76 | +0,4 |
| 2020 | | | 5 | 1,30 | 1,51 | +0,21 | 0,66 | 0,39 | -0,27 |
| | Ноҳияи Балҷувон | Мавод- ҳои доруворӣ | | | | | | | |
| 2002 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | | | - | - | - | - | - | - | - |

Тавре, ки дар ҷадвали 2 дида мешавад, барои табобат ва реабилитасияи беморони осебдида захираҳои зиёди моддӣ ва молиявӣ талаб карда мешавад, маблағгузории кат - рӯзҳои хадамоти шикастабандӣ минтақаи Кӯлоби вилояти Ҳатлон барои солҳои 2002-2020 нобаробар анҷом дода шуд, яъне ба истиснои ноҳияи Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ (16,0 сомонӣ), ба ҳисоби миёна барои 1 кат - рӯз 0,91 сомонӣ ҷудо карда шудааст. Ҳамин гуна манзараро мо ҳангоми маблағгузории катҳои травматологӣ аз фондҳои ғайрибуҷетӣ ва маблағҳои аз созмонҳои башардӯстона ҷудошударо муайян кардем, ки (0,68 сомонӣ)-ро ташкил медиҳад. Пурра маблағгузорӣ нашудан барои истифода намудани соҳторҳо, маводҳо ва имплантҳои камарзиш ба таври сунъӣ боиси мустаҳкамкунии номуносиби табобатӣ ва иқтисодӣ гардид, ки воқеан натиҷаи табобатро бадтар кард ва барои реабилитасияи барвақтии тиббӣ, инҷунин иҷтимоӣ ва реинтегратсияи майшии осебидагонро душвор намуд.

Пурсиши гузаронидаи мо нишон дод, ки зиёда аз 98% ҳарочоти табобат ва реабилитасияи беморон аз ҳисоби маблағҳои ҳуди беморон ва бокимонда аз ҳисоби маблағҳои ғайрибуҷетӣ ва маблағҳои аз созмонҳои башардӯстона воридшуда сурат мегирад.

Таҳлили гузаронидашудаи таъминнокӣ бо табибони травматологҳо дар муассисаҳои табобатӣ-профилактикаи (МТП) минтақаи Кӯлоби вилояти Ҳатлон нишон дод, ки дар минтақаи тадқиқшуда, тибқи ҷадвали бастҳои корӣ дар маҷмӯъ, дар минтақа 43,5 адад воҳиди корӣ ҷудо карда шудааст, потенсиали воқеии қадрҳо аз 26 мутахассис иборат буда, 37,0 бости кориро банд кардаанд (1,4 бости корӣ барои 1 табиб).

Таъминнокӣ бо қадрҳои травматологӣ ба ҳисоби миёна дар минтақа дар соли 1980- 54,2%, 1985 - 49,3%, 1990 - 66,1%, 1995 - 68,7%, 2000 - 74,5%, 2005 - 75,8%, 2010 - 79,8%, 2015 - 86,0% ва 2020 - 74,0% аз меъёри зарурӣ таъмин мебошад. Сарфи назар аз афзоиши ҳамасолаи шумораи кормандон, то имрӯз бузургихои талаботи меъёрҳо ба даст оварда нашудаанд (74.0). Таъминоти пурра танҳо дар 4 ноҳия (Дангаре, Восеъ, Фарҳор ва Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ) ба қайд гирифта шудааст. Вазъияти бадтарин дар

нохияҳои Ховалинг (75%) ва Мӯъминобод (75,0%) мушоҳида мешавад. Ва ду нохия (Ш. Шоҳин ва Балҷувон), умуман бо кадрҳо таъмин нестанд (0%). Дар минтақаи Балҷувон набудани табиби травматологро дар чудо нашудани воҳидҳои кори шарҳ медиҳанд ва дар минтақаи Ш.Шоҳин бо вуҷуди мавҷуд будани бasti кори табиби травматолог ва дар шӯъбаи ҷарроҳӣ чудо шудани катҳои (5 кати травматологӣ), бинобар набудани мутахассиси травматолог, он бо кормандон таъмин нест, ки аз дуруст иҷро накардани бандҳои амалҳои афзалиятноки Консепсияи ислоҳоти соҳаи тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистонро (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 04.03.2002, № 94) ва Барномаи миллии "Пешгирии осеби ҷароҳат ва такмили ёрии тиббӣ ба осеб ва оқибатҳои онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2015" гувоҳӣ медиҳад, ки дар ин ҷо тайёр кардани кадрҳои тиббӣ барои минтақаҳо тибқи дарҳости маҳсус ва баъдан онҳоро ба кор бо тариқи шартномавӣ ба кор фиристодан, татбиқ намудани механизми қабул ба муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи тиббӣ аз минтақаҳои дорои кадрҳои кам пешбинӣ шудааст, ки аз мавҷуд набудани тағйиротҳои назаррас дар давраи азnavtaшкилкуни хадамот дарак медиҳад.

Натиҷаҳои таҳлили дараҷанокии касбӣ кормандони тиб дар тӯли 40 соли охир нишон доданд, ки дараҷанокии касбӣ табибон дар соли 1980-ум 92,9%-ро ташкил додааст, ки асосан аз ҳисоби табибони дорои дараҷанокии касбии якум мебошад. Дар соли 1985, дараҷанокии касбӣ - 100% буд ва то соли 1990 дар ин сатҳ боқӣ монд. Дар соли 1995, бинобар шароитҳои муайян, мушкилоти сиёсӣ ва иҷтимоию иқтисодии кишвар, ки ба вазъи системаи тандурустӣ, сатҳ ва сифати таҳсилоти томактабӣ ва баъдидипломӣ таъсир расонид, категориянокии табибон то 25% коҳиш ёфт,. Пас аз он, бо пойдоршавии сулҳу суббот дар кишвар, баландшавии сатҳи к дараҷанокии касбӣ то 54,6% дар соли 2000, 65,2% дар соли 2005 ва 95,6% дар соли 2010 ба назар мерасад.

Паст шудани сатҳи дараҷанокии касбӣ дар солҳои 2014 - 2015 (84,6%) чунин шарҳ дода мешавад, ки ба минтақа мутахассисони ҷавон аз ҳатмкунандагони МДТ Доњишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ Ибни Сино фиристода шудаанд, ки вазни холиси онҳо 18,2% буд. Категориянокии умумӣ дар 2020 то 70,5% коҳиш ёфт, ки қонунан боиси паст шудани сифати табобати беморон ва осебдидағон шуд.

Таҳлили гузаронидашудаи таъминнокии шуъбаҳои шикастабандӣ муассисаҳои тиббӣ-прфилактикаи минтақаи Қӯлоби вилояти Ҳатлон бо кадрҳои миёнаи тиббӣ мувоғиқи талаботи меъёри барои кормандони миёнаи тиббӣ (ҳамшираи навбатдор, шуъбаи заҳмбандӣ ва протседура) дар сатҳи зарурӣ таъмин карда шудааст. Камбудии шадиди хизматрасонӣ дар кормандони тибии звенои миёнаи соҳаи маҳсус ба мушоҳида мерасад: ҳамшираи масҳгар (75%), анестезиолог (75%), ҳамшираи гаҷбандӣ (50%), варзиши шифоӣ (25%), рентген- лаборант. Дар ягон шуъбаи травматологӣ рентген- лаборант нест.

Таҳлили банд будани воҳидҳои кории кормандони миёнаи тиббӣ дар хизматрасониҳои bemorxonagӣ ва ambulatorӣ мутаносибан 1.07 ва 1.4 -ро нишон дод.

Таҳлили дараҷанокии қасби кормандони миёнаи тиббӣ нишон дод, ки дар соли 1980 дараҷанокии қасбии умумӣ 79,4% -ро ташкил додааст (аз ҳисоби шахсони категорияи якум). Баъдан, гурӯҳбандӣ каме афзоиш ёфт (2,2%) ва то соли 1990 амалан бетағиҳир монд. Аз замони ба даст овардани истиқолияти давлатӣ (аз соли 1991 то 1995), дараҷанокии қасбии кормандони миёнаи тиббӣ асосан аз ҳисоби мутахассисони категорияҳои олий ва якум (баландтар аз 100%) ба таври назаррас қоҳиш ёфт. Ин ба қӯчидани оммавии кормандони тиб вобаста буд, ки аз ҳисоби аҳолии русзабон буданд. Омили дигари муҳимме, ки ба қоҳиш ёфтани нишондиҳандай боло таъсир расонид, ин мушкилоти тайёркунӣ ва аз нав тайёркунӣ ва гузаштани аттестатсияи муосир, инчунин ба кор қабул кардани ҳамшираҳои тиббӣ аз ҳисоби мутахассисони ҷавон ба ҳисоб меравад. Баробари ба эътидол омадани вазъи иҷтимоию иқтисодии ҷумҳурий, дараҷанокии қасби кормандони умумӣ сол то сол афзоиш ёфта, дар соли 2020 -93,4% -ро ташкил дод. Аз ҷумла, дар системаи сертификатсия ворид кардани навовариҳо, ки дар он шуъбаҳо ва идораҳои тандурустӣ дар маҳал ҳуқуқи гузаронидани аттестатсияи кормандони миёнаи тиббиро доранд, ба ин мусоидат кард. Аз тарафи дигар, сатҳи баландшавандай аттестатсияшудаҳо ба фаъолияти ҳадамоти навтаъсиси назорати давлатӣ оид ба фаъолияти тиббӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста буд, ки вазифаҳояш назорат ва назорати гузаронидани саривақтии сертификатсияро дар бар мегиранд.

Бо дарназардошти он, ки қисми зиёди bemoron (79%) бо худмуроҷиаткунӣ бо мошинҳои роҳ бе расонидани ёрии аввалини тиббӣ ба муассисаҳои тиббӣ ворид шудаанд, ки ин аз вучуд надоштани истифодабарии самараноки нақлиёти санатории ёрии таъчилии тиббӣ дарак медиҳад, ки ин сабаби гузаронидани таҳлили ҳадамоти ёрии таъчилии тиббӣ (ЁТТ) бо нақлиёти санитарӣ дар ноҳияҳои минтақаи Қӯлоби вилояти Ҳатлонро гардид.

Ҳадамоти ёрии таъчилии минтақаи Қӯлоби вилояти Ҳатлонро маркази ёрии таъчилии тиббӣ (шахри Қӯлоб) бо радиуси хизматрасонии 15-20 км ва 10 шуъбаи ёрии таъчилии тиббӣ ташкил медиҳад, ки дар соҳтори Беморхонаҳои марказии шаҳру ноҳияҳои вилоят ҷойгиранд.

Бо мақсади наздик кардани расонидани ёрии тиббӣ ба аҳолии деҳоти минтақаи Қӯлоб 1 нуқта ва дар ноҳияи Дангара 4 нуқтаи ёрии таъчилий дар утоқҳои қабул ҷойгир карда шуданд.

Таҳлили гузаронидашудаи таъминнокӣ бо нақлиёти санитарӣ ба ҳар 10 ҳазор аҳолӣ нишон дод, ки таъминнокии шаҳри Қӯлоб ва ноҳияҳои минтақаи Қӯлоб бо нақлиёти санитарӣ якранг нест. Дар минтақаи Балҷувон дар тавозуни муассисаи ҳадамоти ёрии аввалини тиббӣ нақлиёти санитарӣ, умуман вучуд надорад.

Дар ноҳияҳои Қӯлоб, Восеъ, Ш. Шоҳини минтақаи Қӯлоби вилояти Ҳатлон - таъмини нақлиёти санитарӣ ба ҳар 10 ҳазор аҳолӣ ба ҷои 1,0 -

0,2%-ро ташкил медиҳад, дар ноҳияҳои Данғара, Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ, Мӯъминобод, Фарҳор - 0,3, Ҳовалинг - 0,6, ва Темурмалик - 0,7, яъне. таъминоти аҳолӣ бо нақлиёти санитарӣ аз 0,2 то 0,7 фарқ мекунад. Таҳлил нишон дод, ки танҳо 24,6% мошинҳои мавҷуда дар ҳолати коршоям қарор доранд. Инчунин, қисми дигари муҳимми кори оперативии хадамоти ёрии таъчилий, ин шӯъбаҳо ва бунгоҳҳои ёрии тиббии таъчилиро бо телефон таъмин кардан мебошад. Дар давраи мушоҳида дар ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб таъминоти телефонҳои статсионарӣ на бештар аз 49%-ро ташкил дод. Дар ноҳияи Балҷувон телефони статсионарӣ вучуд надорад. Асосан, кормандони тиббии гурӯҳҳои мобилий телефонҳои мобилии худро барои мақсадҳои хизматӣ истифода мебаранд.

Таҳлили гузаронидашудаи таъминоти хадамоти осебшиносӣ МТП –и ҳар як ҳудуди маъмурии минтақаи Кӯлоби вилояти Ҳатлон нишон дод, ки чунин ноҳияҳо, ба мисли Данғара, Восеъ, Фарҳор ва шаҳри Кӯлоб мувофиқи сатҳи таҷхизот, метавонад ёрии маҳсуси шикастабандӣ расонанд (ёрии таъчилий барои шикастагӣ, остеосинтез, табобати ибтидоии ҷарроҳии осебҳои шикастагӣ истифодаи дастгоҳҳои фиксатсияи беруна). Бояд қайд кард, ки барои амалӣ намудани ин амалҳои ҷарроҳӣ дар муассисаҳои тиббии соҳаҳои дар боло зикршуда қадрҳои баландихтисос мавҷуданд. Барои иҷрои дигар амалиётҳои мураккабтар таҷхизоти тиббири омода ва ба итмом расондан лозим аст, аз ҷумла: трансформатори электро-оптикаӣ, маҷмӯи системаҳои стержений барои остеосинтези шикастагии устухон ва кос, маҷмӯи асбобҳо барои бастани остеосинтез, пластинкаҳои болои устухон ва гайра, аз ҷумла мутахассисони категорияҳои мувофиқ.

Дар дигар ноҳияҳо: Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ, Темурмалик, Ҳовалинг, Мӯъминобод, Ш. Шоҳин ва Балҷувон, бинобар набудани таҷхизот ва мутахассисони зарурӣ, ёрии маҳсуси травматологӣ расонида намешавад. Бояд маҳсус таъқид кард, ки 85,5% -и рӯйхати умумии таҷхизоти травматологӣ дар минтақаи Кӯлоби вилояти Ҳатлон аз ҷиҳати қӯҳна аст.

Маълумотҳои бадастомада аз мавҷуд будани номутаносибии таъмини мутахассисони сатҳи олӣ ва миёна дар марказҳои минтақавӣ ва канори минтақаи тадқиқшударо нишон медиҳанд. Камбудиҳои ошкоргардида, ки ба вучуд надоштани санадҳои меъёрий - ҳуқуқии танзими фаъолияти хизматрасонӣ, аз ҷумла таъмини он бо мутахассисон, катҳо, биноҳо, таҷхизоти муосири табобатӣ ва ташхисӣ, вобаста ба сатҳи расонидани ёрии тиббӣ, набудани хизматрасонии мувофиқ дар баъзе минтақаҳои тадқиқшуда ба зарурати коркарди онҳо далолат мекунанд. Таҳлили гузаронидашудаи паҳншавии травматизм дар байни аҳолии ноҳияҳои тадқиқшудаи минтақаи Кӯлоби вилояти Ҳатлон нишон дод, ки динамикаи травматизм дар давраи таҳиқот - аз соли 2002 то 2020, дорои хусусияти мавҷнок аст

(ҷадвали 3).

Чадвали 3. Паҳншавии осеббардорӣ дар байни аҳолии ноҳияҳои маъмурии минтақаи Кӯлоби вилояти Ҳатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2002-2020 (ба 100 ҳазор аҳолӣ)

| Сол | Шаҳри Кӯлоб | Ноҳияи Кӯлоб | Ноҳияи Восеъ | Ноҳияи Дангарा | Ноҳияи Муъмин-обод | Ноҳияи Мир Сайд Аҷми Хамалони | Ноҳияи Фарҳор | Ноҳияи Темурмалик | Ноҳияи Ҳовалинг | Ноҳияи Ш.Шоҳин | Ноҳияи Балҷувон | Минтақаи Кӯлоб |
|------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2002 | 962,3 ±34, 1 | 168,9 ±15,0 | 1038, 8±25, 7 | 1239, 0±34, 6 | 217,3 ±18,0 | 684,9 ±24,7 | 68,3 ±7,6 | 46,7 ±9,5 | 550,2 ±37,0 | 114,4 ±16,3 | 23,3± 10,3 | 464, 9±7, 3 |
| 2003 | 1196, 0±37 ,6 | 154,9 ±3±5 14,2 | 4536 ,3±5 2,4 | 1585, 5±38, 6 | 285,1 ±20,5 | 2058, 8±42, 1 | 180, 3±1 2,2 | 17,2 ±5,7 | 363, 7±2 9,6 | 43,9 ±9,9 | 520, 7±4 7,9 | 994, 8±1 0,5 |
| 2004 | 1286, 2±41 ,2 | 248,3 ±5±2 17,8 | 1447 9,8 | 967,8 29,9 | 343,9 ±22,3 | 1255, 6±32, 6 | 700, 1±2 3,7 | 0,0 | 331, 7±2 7,8 | 100, 1±1 4,9 | 378, 9±4 0,5 | 641, 8±8, 4 |
| 2005 | 989,0 ±33,1 | 303,3 ±2±2 19,4 | 1001 4,5 | 272,6 15,7 | 250,4 ±18,8 | 623,5 ±22,8 | 521, 0±2 0,2 | 93,6 ±13, 0 | 344, 0±2 7,9 | 79,9 ±13, 1 | 245, 8±3 2,2 | 429, 5±6, 7 |
| 2006 | 377,0 ±20,3 | 297,6 ±19,0 | 110, 8,0 | 182,1 12,7 | 366,9 22,5 | 1858, 9±38, 9 | 619, 2±2 1,8 | 174, 2±1 7,6 | 518, 6±3 3,7 | 135, 5±1 6,7 | 365, 1±3 8,6 | 455, 0±6, 9 |
| 2007 | 342,3 ±19,1 | 290,5 ±18,5 | 276, 12,6 | 463,2 20,0 | 346,0 21,6 | 1400, 9±33, 5 | 248, 1±1 3,7 | 922, 8±4 0,0 | 417, 5±2 9,9 | 156, 5±1 7,8 | 366, 5±3 8,1 | 475, 5±6, 9 |

Давоми ҷадвали 3

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 2008 | 725,6 ±27, 5 | 264,5 ±17,4 | 507, 1±16,9 | 830,3 ±26,5 | 263,3 ±18,6 | 3319, 7±50, 6 | 644, 4±2 1,8 | 188, 4±1 7,9 | 433, 4±3 0,2 | 136, 0±1 6,4 | 394, 6±3 9,0 | 700, 7±8, 3 |
| 2009 | 625,4 ±25,3 | 250,1 ±16,8 | 463, 0±16,0 | 813,8 26,0 | 225,4 ±17,1 | 2277, 7±41, 7 | 777, 5±2 3,7 | 0,0 | 469, 6±3 1,1 | 1643, 5±55, 9 | 287, 8±3 2,9 | 712, 2±8, 3 |
| 2010 | 684,4 ±26,7 | 170,7 ±14,0 | 359, 6±14,1 | 1551, 3±35, 2 | 158,2 ±14,2 | 393,5 ±17,7 | 686, 8±2 2,2 | 662, 3±3 3,4 | 485, 2±3 1,4 | 228, 4±2 2,3 | 459, 0±4 2,3 | 530, 9±7, 2 |
| 2011 | 1279, 3±36 ,2 | 172,2 ±13,9 | 374, 9±14,3 | 1570, 7±35, 1 | 163,9 ±14,4 | 292,1 ±15,2 | 477, 5±1 8,4 | 393, 8±2 5,6 | 526, 6±3 2,5 | 149, 6±1 8,0 | 877, 6±5 7,9 | 570, 7±7, 4 |
| 2012 | 3281, 9±56 ,9 | 168,3 ±13,5 | 345, 9±13,6 | 1417, 4±33, 0 | 763,1 ±30,6 | 319,8 ±15,7 | 1384, 0±30, 8 | 253, 9±2 0,3 | 405, 9±2 8,2 | 187, 8±1 9,8 | 219, 2±2 9,2 | 795, 2±8, 7 |
| 2013 | 3211, 5±56 ,0 | 211,4 ±15,0 | 374, 4±14,0 | 330,4 15,8 | 1629, 0±44, 1 | 1259, 2±30, 7 | 390, 0±1 6,2 | 2108, 3±57, 6 | 230, 1±2 1,0 | 299, 7±2 4,7 | 175, 5±2 5,8 | 929, 0±9, 3 |
| 2014 | 3290, 9±56 ,3 | 290,3 ±17,4 | 353, 5±13,5 | 3683, 9±51, 4 | 1575, 3±42, 9 | 313,5 ±15,2 | 429, 5±1 6,8 | 72,7 ±10, 7 | 927, 7±4 1,8 | 483, 9±3 1,1 | 167, 3±2 4,9 | 1053, 5±9 0,8 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2015 | 2383, 4 ± 47 ,8 | 792,4 \pm 28,5 | 1224 $,8\pm2$ | 2074, 1 ± 38 4,9 | 2118, 1 ± 49 6 | 751,0 $\pm23,4$ | 2243, 5 ± 38 0 | 436, 5 ± 2 6,1 | 134, 5 ± 1 5,9 | 161, 9 ± 1 7,9 | 707, 1 ± 5 0,8 | 1184, 3 ± 10 3 |
| 2020 | 241 2 ± 5 1,1 | 802,1 \pm 26,2 | 1315 $,4\pm2$ 1,7 | 3002, 0 ± 38 2 | 2620, 0 ± 44 2 | 816,3 $\pm20,4$ | 2424, 2 ± 29 7 | 301, 4 ± 2 8,2 | 224, 5 ± 1 6,5 | 188, 8 ± 1 7,4 | 621, 2 ± 4 4,7 | 1202, 8 ± 12 4 |

Натицаҳои таҳқиқот нишон доданд, ки осеббардорӣ дар минтақаи Кӯлоб нисбат ба давраи солҳои 2002- 2020 то 2,4 маротиба афзоиш ёфтааст, масалан, каме афзоиш кардани осеббардорӣ дар ноҳияҳои Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ - 131,4 ҳолат (19,2%), Восеъ - 276,6 ҳолат (26,6%) ва ноҳияи Ш. Шоҳин - 74,4 ҳолат (65%) ба 100 ҳазор аҳолӣ рост меояд.

Афзоиши назарраси осеббардорӣ дар ноҳияи Данғара - 1763 ҳолат (142,9%) ё 2,4 маротиба, дар шаҳри Кӯлоб - 1449,7 ҳолат (150,6%) ё 2,5 маротиба, ноҳияи Кӯлоб - 633,2 ҳодиса (374,9%) ё 4,7 маротиба, ноҳияи Темурмалик - 254,7 ҳолат (545,4%) ё 6,4 маротиба, ноҳияи Мӯъминобод - 2403 ҳолат (1105%) ё 12 маротиба ва ноҳияи Балҷувон - 597,9 ҳолат ба 100 ҳазор аҳолӣ (2566,0%) ё зиёда аз 26 маротиба ба мушоҳида мерасад.

Мо муайян кардем, ки айни замон, то 01.01. соли 2021 паҳншавии осеббардорӣ дар минтақа 1202,8 ҳолат ба 100 ҳазор нафари аҳолӣ рост меояд. Дар чунин ноҳияҳо; ба монанди Балҷувон, Ш.Шоҳин, Ҳовалинг, Темурмалик, Ҳамадонӣ ва Кӯлоб сатҳи осебёбӣ аз сатҳи миёнаи минтақа камтар ба қайд гирифта шудааст. Рақамҳои болотар аз нишондиҳандай минтақавӣ дар ноҳияҳои Восеъ, Данғара, Мӯъминобод, Фарҳор ва шаҳри Кӯлоб зикр шудаанд. Бояд қайд кард, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сатҳи осебёбӣ тамоюли пастшавӣ дорад (13,8%). Аммо, дар вилояти Ҳатлон, баръакс, афзоиши он то 13,7 маротиба қайд карда мешавад (чадвали 4).

Чадвали 4. Ҳусусиятҳои муқоисавии паҳншавии осеббардорӣ дар байни аҳолии минтақаи Кӯлоби вилояти Ҳатлон ва дар маҷмӯъ Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи аз соли 2002 то 2020 (ба 100 ҳазор аҳолӣ)

| Солҳо | Вилояти Ҳатлон | Минтақаи Кӯлоб | Ҷумҳурии Тоҷикистон |
|-------|----------------|----------------|---------------------|
| 2002 | $771,0\pm5,8$ | $464,9\pm7,3$ | $1905,2\pm5,3$ |
| 2003 | $1096,0\pm6,7$ | $994,8\pm10,5$ | $1989,7\pm5,4$ |
| 2004 | $1017,5\pm6,5$ | $641,8\pm8,4$ | $2110,8\pm5,5$ |
| 2005 | $707,3\pm5,3$ | $429,5\pm6,7$ | $1877,3\pm5,1$ |
| 2006 | $654,7\pm5,1$ | $455,0\pm6,9$ | $1950,4\pm5,2$ |
| 2007 | $655,3\pm5,0$ | $475,5\pm6,9$ | $1855,7\pm5,0$ |
| 2008 | $920,3\pm5,9$ | $700,7\pm8,3$ | $2284,9\pm5,5$ |
| 2009 | $813,9\pm5,4$ | $712,2\pm8,3$ | $1770,9\pm4,8$ |
| 2010 | $616,0\pm4,7$ | $530,9\pm7,2$ | $1741,5\pm4,7$ |
| 2011 | $589,6\pm4,6$ | $570,7\pm7,4$ | $1797,3\pm4,7$ |
| 2012 | $729,3\pm5,0$ | $795,2\pm8,7$ | $1853,7\pm4,7$ |
| 2013 | $167,8\pm2,4$ | $929,0\pm9,3$ | $1853,9\pm4,7$ |
| 2014 | $932,4\pm5,6$ | $1053,5\pm9,8$ | $1737,4\pm4,5$ |

| | | | |
|------|--------------|-------------|-------------|
| 2015 | 12656,0±19,2 | 1184,3±10,3 | 18044±4,8 |
| 2020 | 15020,0±12,3 | 3080,1±10,5 | 19558,4±6,1 |

Дар ин маврид, дар соли 2020 сатҳи осеббардорӣ дар минтақаи Кӯлоб нисбат ба минтақаҳои дигари ҷумхурӣ (18,2 маротиба) ва Ҳатлон (11,9 маротиба) камтар аст, ки ин нишондиҳандай эҳтимолии пасти басомади муроҷиат кардани аҳолӣ барои гирифтани ёрии тиббӣ далолат меқунад.

Таҳлили соҳтори шикастабандӣ дар байни аҳолии минтақаи Кӯлоби вилояти Ҳатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2002 то 2020 нишон дод, ки дар соҳтори травматизм осебҳои майшӣ бартарӣ доранд (77,4%). Пас аз он осебҳо дар кӯчаруҳдиҳандай (14,1%), варзиш (4,4%) ва нақлиёти автомобилий (3,4%) меистанд. Шумораи камтарин осеббардорӣ вобаста ба истеҳсолот (1,7%) аст, ки бинобар тақрибан ғайрифаъол будани аксари бештари иншооти саноатӣ ба амал омадаанд.

Натиҷаҳои тадқиқоти гузаронидашуда нишон доданд, ки ба таври фаврӣ расонидани осебдидагон барои пешгӯӣ ва натиҷаҳои табобат аҳамияти аввалиндарача дорад. Дар вақти оптимальӣ (то 1 соат) аз лаҳзаи осеббинӣ, 1313 bemor (56,9%) аз шумораи умумии bemoronи осебдида (2309) барои ёрии тиббӣ муроҷиат карданд (ҷадвали 5).

Ҷадвали 5. Замони муроҷиати bemoron пас азлаҳзаи осеббардорӣ

| Тарзи муроҷиат | Вақти муроҷиат аз вақти гирифтани осеб | | | Ҳамагӣ: | |
|--------------------------------|--|-----------|----------------|---------|------|
| | То 1 соат | То 3 соат | Аз 3 соат зиёд | мутл | % |
| Худмуроҷиаткунӣ | 357 | 262 | 154 | 773 | 33,5 |
| Воситаҳои нақлиётии ғайритиббӣ | 578 | 334 | 138 | 1050 | 45,5 |
| Нақлиёти ёрии таъчилии тиббӣ | 378 | 108 | - | 486 | 21,0 |
| Ҳамагӣ: | 1313 | 704 | 292 | 2309 | 100 |
| Мутлақ % | 56,9 | 30,5 | 12,6 | | |

Тавре ки аз ҷадвали 5 дида мешавад, қисми зиёди bemoron (79%) ба муассисаҳои тиббӣ тарики худмуроҷиаткунӣ ва тавассути мошинҳои роҳ бе расонидани ёрии аввалини тиббӣ (яъне бе иммобилизатсияи андомҳои осебдида, сутунмӯҳра, муваққатан қатъ кардани хунравии беруна, муайян намудани фишори хун ва набзи систоликӣ, додани аналгетикҳо ва дигар протседураҳои зарурӣ) ба муассисаи тиббӣ расонида шудаанд.

Гурӯхбандии беморон вобаста ах хусусияти ҷароҳатҳо, механизми ҷароҳатбардорӣ ва ҷойгиршавии онҳо нишон дод, ки аз шумораи умумии ҷароҳатҳои беморон осебҳои андомҳо бартарӣ доранд (48,8%), дар ҷои дуюм осебҳои қосми мӯйдори сар (26,2% ҳолат) меистанд. Вобаста аз хусусияти ҷароҳатҳо, бештар ҷароҳатҳои латхӯрда (26,8%), бурида - 20,8%, газида - 19,2% ҳолат мушоҳид мешавад, дар 10,2% осебдидагон ҷароҳати шикофта дида шуд.

Дар 145 (6.3%) беморони таҳқиқшуда баромадагии дасту пойҳо ошкор карда шуд, ки травматикӣ - 61.4%, баромадагиҳо бо шикастагиҳои сегментҳо - 30.3% варомадагиҳои маъмулӣ 8.3% ҳолатҳоро ташкил медиҳанд.

Таҳти анестезияи маҳаллӣ ва ноқилӣ дар 36.6% ҳолат баромадагии андомҳо ҷо ба ҷо карда шуд, дар 63.4% ҳолат манипулятсияҳо таҳти анестезияи сурат гирифт. Дар 17 (38,6%) беморони дорои шикастагиҳо ва баромадагии андомҳо бо сабаби бемуваффақияти ҷо ба ҷокуунии пӯшидаи баромадагиҳо ва репозитсияи устухонпорчаҳо ҷо ба ҷокуунии кушодаи баромадагӣ ва остеосинтези шикастагӣ таҳти наркози умумӣ анҷом дода шуд.

Натиҷаҳои тадқиқоти гузаронидашуда нишон доданд, ки дар байни шикастагиҳои устухонҳои дароз шикастани устухонҳои соқи пой - 28,1%, бозу - 27% бартарӣ доранд, шикастани рон - 24,6% -ро ташкил дод. (ҷадв.6)

Ҷадвали 6. Ном ва ҷойгиршавии шикастагии устухонҳои дарози андомҳо

| Мавзеи шикастагӣ | Вобаста аз дараҷаи шикастагӣ | | | Ҳамагӣ | |
|--------------------|------------------------------|---------|----------|--------|------|
| | Диафиз | Метафиз | Эпифиз | Мутл. | % |
| Китф | 157 | 51 | 13 | 221 | 20,3 |
| Бозу | 191 | 58 | 45 | 294 | 27,0 |
| Рон | 170 | 61 | 37 | 268 | 24,6 |
| Соқи пой | 213 | 68 | 24 | 305 | 28,1 |
| Ҳамагӣ: мутл. % | 731 | 67,2 | 238 9 | 119 | 10,9 |
| | | | | 1088 | 100 |

Дар беморони таҳқиқшуда, ҳамаи шикастагиҳо мувоғики таснифоти шикастагиҳои АО / ASIF (1990) баҳогузорӣ шудаанд, ки асосгузори он Морис Мюллер аст, барои арзёбии шикастагиҳои кушода таснифи GustiloR.B. and Anderson J.T. (1976) истифода шуд.

Бинобар ин, ҳамаи шикастагиҳо вобаста ба хусусияти травматизм ба ду гурӯҳ - пӯшида ва кушода тақсим карда мешаванд (ҷадвали 7).

Чадвали 7. Хусусият ва чойгиршавии шикастагиҳои устухонҳои дарози андомҳо

| Хусусияти шикастагӣ | Вобаста ба дараҷаи шикастагӣ | | | | Ҳамагӣ | |
|---------------------|------------------------------|------|------|--------|--------|------|
| | Китф | Бозу | Рон | Голенъ | Мутл | % |
| Кушода | 71 | 178 | 73 | 179 | 501 | 46,0 |
| Пушида | 150 | 116 | 195 | 126 | 587 | 54,0 |
| Ҳамагӣ: Мутл. % | 221 | 294 | 268 | 305 | 1088 | 100 |
| | 20,3 | 27,0 | 24,6 | 28,1 | | |

Маълум шуд, ки шикастагии дасту пой бештар маъмул буда, 54%-ро ташкил медиҳад. Мувофиқи таснифи шикастагиҳои кушода, шикастагии навъи I 19,4%, шикастагии навъи II - 18,3% ва шикастагии навъи III дар 8,4% ҳолат рӯх додааст.

Тактикаи муолиҷаи осебҳои узвҳо бо дарназардошти вазнинии ҷароҳат, ҳолати осебдида, вазнинии осеби бартаридошта, хусусияти осебҳои узвҳо ва системаҳо, синдроми якдигарро вазнинкунанда, тахассуси мутахассис ва муҷаҳаз будани муассисаи тиббӣ таҳия карда шудааст.

Бо мақсади муайян кардани вазнинии осеб дар беморони гирифтори осебҳои омехта ва сершумор, мо шкалаи ISS (InjurySeverityScore) -ро, ки BakerS.P ва дигарон. (1974) пешниҳод кардааст, истифода бурдем. Шкалаи ISS аз рӯи маҷмӯи баллҳои узвҳои аз ҳама осебдида дар квадратҳо ҳисоб карда мешавад.

Дар беморони таҳқиқшуда, ҳангоми табобати шикастагии андомҳо аз усулҳои гуногуни остеосинтез ва табобати консервативӣ истифода шуданд (Чадвали 8).

Чадвали 8. Усулҳои табобати шикастагиҳои устухонҳои дарози андомҳо

| Намуди табобати шикастагӣ | Мавзеи шикастагӣ | | | | Ҳамагӣ: | |
|--|------------------|------|-----|-----|---------|------|
| | Китф | Бозу | Рон | Сок | Мутл | % |
| Ганҷбандӣ | 33 | 97 | 28 | 39 | 197 | 18,1 |
| Ҷобаҷокуний дастӣ бобандинаи гачӣ | 41 | 42 | 31 | 47 | 161 | 14,8 |
| Кашиши скелет | - | - | 42 | 41 | 83 | 7,6 |
| Коркарди аввалиндарачаи ҷарроҳат бо кашиши скелети | - | - | 41 | 32 | 73 | 6,7 |
| Фиксатсияи таҳтипӯстӣ бо | 30 | 63 | 21 | 27 | 141 | 13,0 |

| сихҳо | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|------|------|
| Коркарди ҷарроҳат остеосинтез бо сихҳо | 34 | 27 | 19 | 29 | 109 | 10,0 |
| Остеосинтез бо дастгоҳҳои устуворкуни беруна | 31 | 11 | 31 | 31 | 104 | 9,6 |
| Остеосинтези болои устухон | 45 | 43 | 29 | 45 | 162 | 14,9 |
| Остеосинтези интрамедулляри | 7 | 11 | 26 | 14 | 58 | 5,3 |
| Ҳамагӣ: | 221 | 294 | 268 | 305 | 1088 | 100 |

Мувофиқи маълумоти бадастомада, табобати консервативии шикастагиҳои андомҳо бо истифода аз гаҷбандӣ дар 18.1% ҳолат истифода шудааст, ки истодани пораҳои устухон пурра қаноатбахш ё қобили қабул буд. Ба онҳо шикастагӣ дар сатҳи диафиз ё метафизи устухонҳо дохил мешаванд, ба истиснои шикастагиҳои дохили буғумҳо. Дар 14.8% -и bemoron ҷобаҷокунии дастии яклаҳзаини пӯшидаи устухонҳо гузаронида шудааст; ба он шикастагӣ дар сатҳи диафизи устухонҳои китғ, бозу, соқ, дастпанча ва попанча дар қӯдакон ва наврасоне дохил мешаванд, ки эҳтимоли ҷойивазкуни дуввум дар гаҷ минималий аст.

Табобати консервативии шикастагӣ бо истифода аз қашиши скелет дар 7.6% ҳолат гузаронида шуд. Ин усули муолиҷа барои шикастани устухонҳои калони дасту пой ва соқ истифода шуд, ки дар онҳо ҷобаҷокуни яклаҳзаини пӯшида ва нигоҳ доштани порчаҳо дар гаҷ имконнопазир аст. Илова бар ин, ин усул дар шикастагиҳои вазнини дохили буғумҳо истифода шуд, ки дар онҳо бо усули кушода ҷобаҷо ва фиксатсия карданд, ки ин бо мушкилиҳои зиёди техникӣ мусассар гашт, гарчанде ин консепсияи табобати шикастагиҳо дар тибби амалии солҳои охир, бинобар рушди контрактураи буғумҳои калон, ба ҷойи дуюм гузашт ва фиксатсияи ноустуори мавзеи шикастагӣ дар гаҷ боиси васл нашудани устухон ва ё буғуми қозиб мегардад. Дар тадқиқоти мо дар 13,0% ҳолат ҷобаҷокуни пӯшидаи дастии яклаҳзаина ва фиксаисияи тариқи пустӣ бо сихҳо сурат гирифт, фиксатсияи иловагии берунӣ гаҷбандӣ буд. Ҳангоми шикастагиҳои кушодаи андомҳо, вақте ки имкони коркарди радиқалии ҷарроҳӣ мавҷуд аст, остеосинтез бо истифода аз сим дар 10,0% -и осебидагон, фиксатсияи гаҷбандӣ барои сар кардани ҳаракатҳои фаъол. Дар панҷаҳои дасту пой, ҳамчунин буғумҳои ҳамсоя мусоидат кард.

Яке аз вазифаҳои ёрии таъчилий ҳангоми осебҳои дастгоҳи такяву ҳаракат дар bemoroni шикастабандӣ фаъолсозии барвакӯт мебошад, ки ба кам кардани шумораи кат-рӯз мусоидат мекунад. Дар тибби амалий барои ҳалли мушкилот аз конструксияҳои гуногун, дастгоҳҳои фиксатсияи берунӣ (Илизаров, стержени, Гамма -стержен ва ғ.) ва фиксаторҳо барои ба

дарун даровардан (пластинаҳо, штифтҳои интрамедуллярии штифтҳои маҳдудкунанда, эндопротезҳо ва г.) истифода мешаванд.

Дар 9,6%-и беморони таҳқиқшуда ҳангоми шикастагиҳои сегментҳои калон бо мақсади мобилизатсия ва табобати осебҳои дигар узвҳо, ки асосӣ ба ҳисоб мерафтанд, аз дастгоҳҳои фиксатсияи берунӣ, алахусус Илизаров ва стержени истифода шуд.

Дар ҳолатҳои фаврӣ дастгоҳи фиксатсияи беруниро танҳо бо мақсади эҷоди устувории байни устухонпорчаҳо бе репозитсияи пешакии онҳо истифода мекунанд. Проблемаҳои минбаъдаи дастгоҳи такяву ҳаракатро бо устувор гаштани нишондиҳандаҳои ҳаётан муҳимми организм ҷобаҷо мекунанд. Аз шумораи умумии бемороне, ки дар онҳо дастгоҳҳои фиксатсияи беруна ба таври таъхиркарда гузошта шуда буд, дар 2.8% ҳолатҳо пас аз баромадан аз ҳолати ниҳоӣ, дастгоҳи фиксацияи беруна бо остеосинтези дарунӣ иваз карда шуд. Ин аз бисёр ҷиҳат ба беҳтар шудани сифати зиндагии беморон мусоидат намуда, реинтегратсияи суръат баҳшид.

Дар 14,9%-и беморон остеосинтез бо пластинаҳои модификатсияҳои гуногун гузаронида шуд. Амалиётҳо тибқи нақша, пас аз омодасозии даҳлдори бемор ва интиҳоби имплантат анҷом дода шуданд. Остеосинтез бо истифода аз пластинаҳои ҳангоми шикастани китғ, бозу ва устухонҳои соқ анҷом дода мешавад. Гузаронидани остеосинтези муносиб устувории минтақаи шикастагиро таъмин карда, лонаи периферии импулсҳоро аз байн бурд ва раванди барқароршавиро суръат баҳшид.

Таҳия ва татбиқи усули остеосинтези интрамедуллярий бо штифт маҳдудкунанда аз ҷониби ҷарроҳони I. Kempfi A. Grosse (1985), дар табобати шикастагии устухонҳои андомҳо дар беморони травматологӣраҳнае ба ҳисоб меравад ба ҳисоб меравад ва дар заминаи консепсияи рафтори динамикии "устухон- имплантат" асос ёфтааст, ки танҳо устувории минтақаи шикастагиро ба вучӯд овард, балки ҳаракатҳои ротатсионӣ, ҷойивазкунӣ ба тӯли дарозӣ ва паҳни устухонро бартараф намуд, ба ташаккули пинаи устухонҳо (каллус) бевосита бо иштироки бофтаи устухон мусоидат намуд, меҳчай интрамедуллярий паҳншавии регенератсияро дар атрофи канали устухону майна танзим намуд.

Остеосинтез бо истифода аз штифти маҳдудкунанда дар 5,3% беморони дорои шикастагии устухонҳои дарози ҷойгиршавиашон диафизарӣ, аз ҷумла, рон ва соқ истифода шудааст. Афзалияти ин усул дар он буд, ки вертикализатсияи беморон аллакай дар рӯзҳои 3-4-уми пас аз ҷарроҳӣ имконпазир буд.

Меъёрҳои самаранокии табобати беморони гирифтори осебҳои дастгоҳи такяву ҳаракат оризаҳое мебошанд, ки дар давраи шадид ва давраи дури посттравматикӣ мушоҳида мешаванд. Дар давраи посттравматикии наздиктарин оризаҳои мушоҳидашуда дар ҷадвали 9 оварда шудаанд.

Ҷадвали 9. Оризаҳои наздиктарини такяву ҳаракат.

| Номи ориза | Вобаста азосебҳои андомҳо | Ҳамагӣ: |
|------------|---------------------------|---------|
|------------|---------------------------|---------|

| | | | | | Мутл. | % |
|---------------------------|------|------|------|------|-------|------|
| | Китф | Бозу | Рон | Соқ | | |
| Фасодгирии чарроҳат | 5 | 4 | 7 | 6 | 22 | 38,6 |
| Тромбоэмболияи рагҳои шуш | - | - | 1 | - | 1 | 1,8 |
| Тромбофлебит | 1 | - | 4 | 6 | 11 | 19,3 |
| Флегмона | - | - | 2 | 3 | 5 | 8,7 |
| Хунравӣ | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 5,3 |
| Синдром компартмент | - | 2 | 1 | 4 | 7 | 12,3 |
| Остеомиелит | 2 | - | 1 | 5 | 8 | 14,0 |
| Ҳамагӣ: Мутл. % | 9 | 6 | 17 | 25 | 57 | |
| | 15,8 | 10,5 | 29,8 | 43,9 | | |

Дар асоси ҷадвали 9, дар байни оризаҳои мушоҳидашуда фасодгирии чарроҳатҳои баъди осеббардорӣ ва пайдоишашон ҷарроҳӣ бартарӣ доранд, ки 36,8%-ро ташкил доданд, тромбофлебити варидҳои амиқи андомҳо - 19,2%, компартмент ё синдроми "ғилоф" - 12,3%, флегмона дар 8,7% ҳолат мушоҳида шудааст. Дар давраи дур, дар 14 бемор раванди остеомиелит ошкор карда шуд. Сабабҳои пайдошавии оризаҳо дар беморон инҳо буданд: вазнинии осеби аввалия, дер муроҷиат кардани осебдида баъд аз сар задани осеб, мавҷуд будани раванди сироятӣ дар ҷарроҳат пеш аз муроҷиат. Синдроми ғилофӣ дар беморони дорои шикастагии устухонҳои соқ, пайдо шуд, ки дар онҳо тактикаи табобати консервативии шикастагиҳо интихоб карда шуда буд. Сабабҳои пайдошавии хуномоси қалоншаванда, дар мавзеи шикастагӣ, афзудани фишор дар фосилаи байнифатсиалиӣ, аз як тараф, нодуруст гузоштани гаҷбандӣ, аз тарафи дигар ба ҳисоб мераванд. Бартараф кардани ин мушкилот тавассути табобати ҷарроҳӣ имконпазир буд, фассиотомия гузаронида шуд. Сабабҳои пайдошавии оризаҳои тромбофлебитӣ дар беморони дорои шикастагиҳои порча-порча, иммобилизатсияи дарозмуддати беруни андомҳо, ҳамчунин пешгирии нокифояи медикаментозӣ дар давраи шадиди осеб буданд.

Пешгӯи беморӣ, натиҷаҳои наздик ва дури табобати осебҳои дастгоҳи такяву ҳаракат ва сифати расонидани ёрии маҳсуси беморони травматологӣ-ортопедӣ дар шароити муосири иҷтимоию иқтисодӣ аз сатҳи омодагии иштирокчиёни муҳолифат дар ҷои ҳодиса, кормандони звенои аввалияи тиббӣ, дараҷаи таҷҳизот ва тахассуси кормандони тиббӣ дар ҳайати гурӯҳи ёрии таъцилиӣ. Ҳамчунин фаъолият кардани шуъбаи маҳсус барои беморони осебдида амал зарур аст, ки бо техникаи муосир муҷаҳҳаз буда, имкон медиҳад, ки барои беморони осебдида табобати муносаби консервативӣ ва ҷарроҳӣ фароҳам оварда шавад.

ХУЛОСА.

1. Вобастагии пурраи натицаи табобат аз замони лаҳзаи осеббинӣ то оғози табобат, расонидани фаврӣ, сатҳи омодагии кормандони тиб, дараҷаи таҷхизотонидан, таҳассуси кормандони тиб ва мавҷудияти шуъбаи маҳсус исбот карда шудааст.

Систематизатсия ва ҷамъбасти натиҷаҳои тадқиқоти гузаронидашуда нишон дод, ки бо вуҷуди зиёд шудани садамаҳои роҳӣ- нақлиётӣ, унсурҳои ёрии аввалияи тибии таъчилий ба осебдидагон (дар шакли ҳудқӯмакрасонӣ ва ба ҳамдигар ёрирасонӣ) дар минтақаи Кӯлоби вилояти Ҳатлон то ҳадди минимум расонида шудааст. Аксарияти беморон ба муассисаҳои тибӣ бо роҳи ҳудмуроҷиаткунӣ бо ёрии нақлиёти роҳ ва бе ёрии аввалияи тибӣ гирифтанд (79%) расонида шудаанд, ки аз мавҷуд набудани истифодаи самараноки захираҳо ва барномаҳои ниҳоят маҳдуд барои пешгири, табобати осебҳо ва бемориҳои ортопедӣ гувоҳӣ медиҳанд [1-А; 2-А].

2. Исбот карда шуд, ки дар соҳтори шикастабандӣ дар минтақаи Кӯлоби вилояти Ҳатлон осебҳои майшӣ бартарӣ доранд (77,4%). Пас аз он осебҳо дар кӯчаҳо (14,1%), варзиш (4,4%) ва нақлиёти автомобилий (3,4%) меистанд. Шумораи камтарини осебҳо вобаста ба истехсолот (1,7%) ба назар мерасад, ки дар натиҷаи тақрибан фаъолият накарданни аксари қулии иншоотҳои саноатӣ ба амал омадаанд [5-А].

3. Камбудиҳои асосӣ дар ташкил ва идоракуни хадамоти ёрии траматологӣ ба аҳолии минтақаи Кӯлоби вилояти Ҳатлон инҳо буданд: иҷрои нодурусти нуктаҳои амалҳои афзалиятноки Консепсияи ислоҳоти соҳаи тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 04.03.2002, таҳти № 94 ва Барномаии миллии «Профилактикаи травматизм ва оқибатҳои он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2010–2015», ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22.05.2010 №224 тасдиқ кардааст, маблағгузорӣ номуносиб (вобастагии пурраи хизматрасонӣ аз пардохтҳои якҷояи хусусӣ барои пур кардани камбудии маблағгузорӣ), набудани банақшагирӣ ва сиёсати тайёр кардани кадрҳо барои тадриҷан бартараф кардани номутаносибии ҷуғроғӣ, сифати пасти тайёр кардан ваидора кардани захираҳои кадрӣ, вуҷуд надоштани ҳасмкориҳои байни секторҳо [6-А; 8-А].

4. Дар Консепсияҳо ва Барномаи рушди ёрии таъчилии тибӣ (EMS) набудани бахши маҳсус бахшида ба оптимизатсияи расонидани ёрии тибии маҳсус ба аҳолӣ, вуҷуд доштани номутаносибӣ дар таъмин бо мутахassisони звенои боло ва миёна, набудани санадҳои меъёрию ҳукуқии танзимкунандай фаъолияти хидматрасонӣ, аз ҷумла таъмини он бо мутахassisон, кат, бино, таҷхизоти муосири табобатӣ ва ташхисӣ вобаста аз сатҳи расонидани ёрии тибӣ, набудани хидматрасонии мувоғиқ, ки дар баъзе ноҳияҳои тадқиқотӣ зарурати коркарди онҳоро дар гузаронидани ҷорабиниҳо оид ба тағиیر додани соҳтори хидматрасонӣ, тайёр кардани кадрҳо, кормандон ва ҳамчунин маблағгузории онҳоро бамиён меоваранд, муайян карда шуд [8-А; 9-А].

Тавсихои оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот.

1. Бартараф намудани норасои гурӯҳҳои ёрии таъчилии тиббӣ, пайваста баргузор намудани такмили ихтисоси табибон табибон - травматологҳ ва ҷарроҳонро оид ба масъалаҳои политравма.
2. Дар ҳар як ноҳия ташкил намудани бунгоҳҳои травматологӣ ва дар назди онҳо статсионарҳои рӯзона ва агар имконият пайдо шавад, ки дар ҳамаи минтақаҳо дар назди беморхонаҳо шуъбаҳои ҷароҳатҳои сершумор ва омехтаро (политравма) бо зарфияти гуногун ташкил карда шаванд.
3. Ҷиҳати аз буҷети маҳаллӣ дар навбати аввал ҷудо кардани маблағ барои муҷаҳҳаз гардонидани шуъбаҳои қабул, травматологӣ ва ҷарроҳии Беморхонаи марказии ноҳиявӣ, беморхонаҳои шаҳрӣ ва вилоятӣ бо бо таҷхизот ва воситаҳои зарурӣ барои дар ҳаҷми пурра расонидани ёрии тиббӣ ба беморони дорои осебҳои маҳдуд ва политравмаҳо ва дар сурати набудани имконияти маблағузорӣ коҳиш додани ӯҳдадориҳо давлатӣ.
4. Васеътар ҷорӣ намудани технологияҳои нави ивазкунандай беморхонаҳо (статсионраҳои рӯзона барои пурра табобат кардан ва барқарорсозӣ дар хона) ва усулҳои каминвазивии инноватсионӣ (технологии олий) барои табобати садамаҳо ва бемориҳои ортопедӣ, такмили системаи расонидани ёрии тиббӣ аз нуқтаи назари тибби исботшуда.
5. Бо мақсади истифодаи оқилонаи фонди катҳои ҳадамоти травматологӣ ва ортопедӣ, пурзӯр намудани талабот ба бистариқунонии асоснок.

ФЕҲРИСТИ ИНТИШОРОТ ДАР МАВЗӮИ ДИССЕРТАЦИЯ

Мақолаҳо дар маҷаллаҳои тақризшаванда

[1-М]. Миралиев М.Р. Таъсири омилҳои ҳавф ба рушди мураккабӣ дар давраи аввали пас аз травматикӣ дар беморони шикастаҳои устухони дароз / А.Аҳмедов, К.Х.Сирочов // Маҷаллаи тандурустии Тоҷикистон. - Душанбе. - 2013. - №2. С.43-50.

[2-М]. Миралиев М.Р. Ҷароҳат омили асосии маъюбӣ аст / А.Аҳмедов, К.Х.Сирочов // Маҷаллаи тандурустии Тоҷикистон. - Душанбе. - 2014. - № 1 (320). Саҳифаҳои 11-16

[3-М]. Миралиев М.Р. Ҳусусиятҳои ҷараёни осеби пойҳо дар беморони гирифтари политравма ва оптимизатсияи табобати он / К.Х. Сирочов, Ш.А. Исупов / / Маҷаллаи тандурустии Тоҷикистон. - Душанбе. - 2014. - № 4. С.44

[4-М]. Раҷабзода М.М. Натиҷаҳои арзёбии тарзи муосири муносибат ва роҳҳои табобати ҷабрдиагон дар садамаҳои нақлиётӣ / / Маҷаллаи тандурустии Тоҷикистон. - Душанбе. - 2022. С.84-89

Мақолаҳо ва фишурдаи мавод дар маҷмӯаҳои конференсияҳо

[5-М]. Миралиев М.Р. Роҳҳои беҳтар намудани арзёбии самаранокӣ ва идоракуни тандурустии аҳолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон / А.Г. Файбов,

Н.Б. Лукянов, К.Д. Пулотов // Маводҳои конфронси илмӣ -амалии "Рушди ҳамкории байнисоҳавӣ - асоси пешгирии маъюбӣ" - Кӯлоб. - 2013.- С. 19-29.

[6-М]. Миралиев М.Р. Соҳтори ҷароҳатҳо ва ҳусусиятҳои ёрии тиббӣ дар зинаҳои гуногуни тандурустӣ дар бемориҳои мушакҳо / К.Х. Сироҷов, А.Т. Раҳимов, Ш.М. Аҳмедов // Маводҳои конфронси илмӣ -тадқиқотии "Рушди ҳамкории байнисоҳавӣ - асоси пешгирии маъюбӣ" - Кӯлоб. - 2013.- С. 149-154.

[7-М]. Миралиев М.Р. Rushdi sogai tandurusty дар давраи истиқолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон / Конфронсҳои Маводи байналмилали баҳшида ба муносибати 20 -солагии Сарқонуни Ҷумҳурии Ҷумҳурии Тоҷикистон "Мушклоти татбики - технологияи тиббӣ" - 2014.- С. 4-9.

[8-М] .Миралиев М.Р. Истифодаи технологияи мусоир дар ташхиси бемориҳои саратонӣ / Д.Р. Атоев, Л. Рустамова, Н.М. Ҳолматов // Маводи конфронси байналмилали баҳшида ба муносибати 20 -солагии Сарқонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Мушкiloti татbiqi технологияи ittilootii dar soҳai tibbii musoир" - Клоб. - 2014.- С. 12-14.

[9-М]. Миралиев М.Р. Истифодаи технологияи инноваціонӣ ва дурдаст дар такмил додани ташхиси беморони МТ + ва баланд бардоштани таҳассуси мутахассисон / Р. Ҷумаев, У. Сироҷидинова, М. Турсунова // Маводи клонференсияи байналмилали баҳшида баҳшида 20-солагии Сарқонуни муқаурии технологияи иттилоотии Тоҷикистон "- Кӯлоб. - 2014.- С. 14-15.

[10-М] .Раҷабзода М.М. Рушди соҳаи тандурустии шаҳру ноҳиякои минтақаи Кӯлоб / С. - 2016.- С. 8- 12.

[11-М]. Раҷабзода М.М. Ташхис ва табобати шикастҳои устухонҳои пой дар сатҳи эпиметафизи дисталӣ ва оқибатҳои онҳо / С.Баротҷонов, С.Мансуров, Ш.Н. Нуров, Ч.Раҷабов // Маводҳои конфронси илмӣ -амалии травматологҳо ва ортопедҳои вилояти Ҳатлон бо иштироки байналмилали "Масъалаҳои мубрами травматология - ортопедия ва ҷарроҳии ҷароҳатҳо" - Кӯлоб. - 2016.- С. 312- 313.

[12-М] .Раҷабзода М.М. Табобати консервативӣ ва ҷарроҳии шикастаҳои китфи дистал / С.Баротҷонов, Ч.Ш. Раҷабов, Ш.Н. Нуров, С. Мансуров // Маводҳои конфронси илмӣ -амалии травматологҳо ва ортопедҳои вилояти Ҳатлон бо иштироки байналмилали "Масъалаҳои мубрами травматология - ортопедия ва ҷарроҳии ҷароҳатҳо" - Кӯлоб. - 2016.- С. 314- 315.

[13-М] .Раҷабзода М.М. Арзёбии ташкил ва фаъолияти хадамоти травматологии минтақаи Кӯлоби вилояти Ҳатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон / А.Аҳмедов, К.Х.Сироҷов, И.Д.Холов // Материалҳои конфронси илмӣ-амалии травматологҳо ва ортопедҳои ш. вилояти Ҳатлон бо иштироки байналмилалии ҷарроҳии ҷароҳатҳо "- Кӯлоб. - 2016.- С. 316- 317.

[14-М] .Раҷабзода М.М. Ҳолати ташкили ёрии маҳсуси травматологӣ ва ортопедӣ дар минтақаи Кӯлоби вилояти Ҳатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон / А.Аҳмедов, К.Х.Сироҷов, И.Д. ва ҷарроҳии ҷароҳатҳо »- Кӯлоб. - 2016.- С. 317- 325.

[15-М] .Миралиев М.Р. Оптимизатсияи ташхиси ихтилоли баъзе ҷанбаҳои фаъолияти метаболикии мағзи сар дар беморони политраума / К.Х. Сироҷов, М.С. Сироҷзода, А.Сафаров // Маводҳои конфронси илмӣ - амалии травматологҳо ва ортопедҳои вилояти Ҳатлон бо иштироки байналмилалӣ "Масъалаҳои мубрами травматология - ортопедия ва ҷарроҳии ҷароҳатҳо" - Қўлоб. - 2016.- С. 369- 370.

[16-М] .Миралиев М.Р. Оптимизатсияи табобати пои поён дар беморони гирифтори политравма / К.Х. Сироҷов, Ш.А. Исупов, Д.И. Ҳолов // Маводҳои конфронси илмӣ - амалии травматологҳо ва ортопедҳои вилояти Ҳатлон бо иштироки байналмилалӣ "Масъалаҳои мубрами травматология - ортопедия ва ҷарроҳии ҷароҳатҳо" - Қўлоб. - 2016.- С. 372- 374.

[17-М] .Миралиев М.Р. Муносибати систематикӣ ба табобати шикастагӣ бо назардошти вайронкунии баъзе ҷанбаҳои спектри липидҳо дар беморони гирифтори политраума / К.Х. Сироҷов, А.Т.Раҳимов, Г.Ф. Маҳмадалиев // Маводи конфронси илмӣ - амалии травматологҳо ва ортопедҳои вилояти Ҳатлон бо иштироки байналмилалӣ "Масъалаҳои мубрами травматология - ортопедия ва ҷарроҳии ҷароҳатҳо" - Қўлоб. - 2016.- С. 374- 376.

[18-М]. Миралиев М.Р. Табобати шикастани пои беморони гирифтори политраума дар асоси равиши систематикӣ / К.Х. Сироҷов, Ф. Ҳондҷонов, Д.И. Ҳолов, Ш.А. Исупов // Маводҳои конфронси илмӣ - амалии травматологҳо ва ортопедҳои вилояти Ҳатлон бо иштироки байналмилалӣ "Масъалаҳои мубрами травматология - ортопедия ва ҷарроҳии ҷароҳатҳо" - Қўлоб. - 2016.- С. 429- 432.

Феҳристи иҳтисораҳо ва аломатҳои шартӣ.

БМН - Беморхонаи марказии ноҳияйӣ

ВКД - Вазорати корҳои дохилӣ

ВМ – варзиши муолиҷавӣ

ВТ ва ҲИА ҶТ - Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон

ДДТТ - Донишгоҳи давлатии тибби Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино

ДДФОН – Донишкадаи давлатии фтизиатрия, ортопедия ва неврология

ЁТТ - Ёрии таъчилии тиббӣ

ИРСС - Иттифоқи республикаҳои советии сотсиалистӣ

КАТС - Қӯмаки аввалияи тиббӣ

КЭТМ- Комиссияи экспертии тиббӣ ва меҳнат

МАП - Муассисаҳои амбулаторӣ - поликлиники

МСН - Маркази саломатии минтақавӣ

МСШ - Маркази саломатии шаҳр

МТП - Муассисаҳои табобатӣ - профилактикаӣ

РКД - Раёсати корҳои дохилӣ

РССТ. – Республикаи советии сотсиалистии Тоҷикистон ТУТ – Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ

ҲЁТТ- Ҳадамоти ёрии таъчилии тиббӣ

ХНД ФТҲИА - Ҳадамоти назорати давлатии фаъолияти тиббӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон
ҲРН - ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ
ҲҲГ- Ҳачми хуни гардишкунанда
ШҚИБИДА - Шӯъбаи бақайдгириӣ ва имтиҳоноти байниминтақавии инспексияи бозрасии давлатии автомобилиӣ
ҶТ - Ҷумҳурии Тоҷикистон
ЭЧ - эмболияи ҷарбӣ

АННОТАЦИЯ

Раджабзода Мирзоали Мирали

«Некоторые медико-социальные аспекты травматизма и пути его профилактики среди населения Кулябского региона Хатлонской области Республики Таджикистан»

Ключевые слова: Профилактика, травматизм, перелом длинных костей.

Цель исследования. Изучить особенности организации и деятельности службы и выявить причинно-следственные травмы у населения Кулябского региона Хатлонской области, разработать научно-обоснованный алгоритм эффективных мероприятий по оптимизации и дальнейшему совершенствованию работы службы на уровне регионов в современных социально-экономических условиях

Методы исследования и использованная аппаратура. Проведено изучение уровня травматизма, его структура и качество оказания медицинской помощи травматологическим больным среди населения городов и районов Кулябского региона Хатлонской области Республики Таджикистан. Организацию медицинской помощи населению с травмами на догоспитальном и госпитальном этапах изучали на основе материалов решений коллегии, приказов Министерства здравоохранения Республики Таджикистан, Управления здравоохранения Хатлонской области, распоряжений Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, Управления здравоохранения исполнительного органа государственной власти Хатлонской области, Областного центра медицинской статистики и информации Хатлонской области, а также материалов других министерств и ведомств, имеющих отношение к работе данной службы. Больным проведены были клинические методы обследования, рентгенография, компьютерная томография, УЗИ, пункции плевральной полости, торакоцентеза и лапароцентеза.

Полученные результаты и их новизна. Впервые в Республике Таджикистан на примере травматологической службы городов и районов Кулябского региона Хатлонской области проанализирована и дана комплексная оценка организации и развитию медицинской помощи на догоспитальном и госпитальном этапах больных с травмами. Разработан комплекс мероприятий по дальнейшему совершенствованию существующей системы оказания медицинской помощи больным с травмами на современном этапе в новых социально - экономических условиях, что позволило определить пути эффективного совершенствования мер профилактики и снижения удельного веса, летальности и инвалидности путем уменьшения воздействия факторов риска травматизма с учетом климато-географического расположения Кулябского региона Хатлонской области. Выявленные недостатки и определенные достижения в работе службы вскрыли необходимость проведения мероприятий, направленных на её развитие и непрерывное эффективное совершенствование, что обусловило выбор темы настоящего исследования.

Рекомендации по использованию. Основные положения и разработки внедрены и используются в лечебный процесс медицинских учреждений Кулябского региона Хатлонской области, а также в учебный процесс ГОУ «Институт последипломного образования в сфере здравоохранения Республики Таджикистан» и на курсах повышения квалификации врачей.

Использование совершенствование существующей системы оказания медицинской помощи больным с травмами, алгоритм эффективных мероприятий, показали на практике свою эффективность. Применение новейших технологий и тактический подход в остром периоде травмы при повреждениях конечностей у пострадавших с дорожной травмой значительно улучшают как ближайшие, так и отдалённые результаты лечения больных.

Область применения. Травматология

АННОТАСИЯ

Раҷабзода Мирзоали Миралӣ

«Баъзе ҷанбаҳои тиббию иҷтимоии осеби равонӣ ва роҳҳои пешгирии он дар байни аҳолии минтақаи Кӯлоби вилояти Ҳатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон»

Калимаҳои калидӣ: Пешгирий, травматизм, шикастани устухонҳои дароз.

Мақсади омӯзиши. Омӯзиши вижагиҳои ташкил ва фаъолияти хадамот ва ошкор намудани ҷароҳатҳои сабабгорӣ дар байни аҳолии минтақаи Кӯлоби вилояти Ҳатлон, таҳияи алгоритми аз ҷиҳати илмӣ асосноки тадбирҳои самараҳаҳш оид ба оптимизатсия ва такмили минбаъдаи кори хадамот дар сатҳи минтақавӣ дар шароити ҳозираи социалию иқтисодӣ

Усулҳо ва таҷхизоти истифодашавандай тадқиқот. Оиди дараҷаи травматизм, соҳтори он ва сифати ёрии тиббӣ ба беморони осебидана дар байни аҳолии шаҳру ноҳияҳои вилояти Кӯлоби вилояти Ҳатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон тадқиқот гузаронида шуд. Ташкили ёрии тиббӣ ба аҳолии заҳмдор дар давраи то беморхона ва госпиталӣ дар асоси материалҳои қарорҳои коллегия, фармонҳои Вазорати нигаҳдории тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарраёсати нигаҳдории тандурустии вилояти Ҳатлон омухта шуд, фармонҳои Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раёсати тандурустии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Ҳатлон, Маркази вилояти омор ва иттилооти тиббии вилояти Ҳатлон, инчунин маводҳои аз дигар вазорату идораҳо, ки ба кори ин хадамот вобастаанд. Ба беморон усулҳои муоянаи клиникӣ, рентгенография, томографияи компүтерӣ, ултрасадо, пунксияи холигоҳи плевра, торакосинтез ва лапароцентез гузаронида шуданд.

Натиҷаҳои ба даст овардашуда ва навоварии онҳо. Бори аввал дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мисоли хадамоти травматологии шаҳру ноҳияҳои Кӯлоби вилояти Ҳатлон баҳодиҳии маҷмӯи ташкил ва рушди ёрии тиббӣ дар марҳилаҳои пеш аз беморхона ва госпиталии беморон ҷароҳатҳо таҳлил ва дода шуд. Барои боз ҳам такмил додани системаи мавҷудаи расондани ёрии тиббӣ ба беморони заҳмдор дар марҳилаи ҳозира дар шароити нави иҷтимоию иқтисодӣ маҷмӯи тадбирҳои кор карда баромада шуданд, ки ин имкон дод, ки роҳҳои самаранок ва беҳтар намудани тадбирҳои пешгирий ва кам кардани ҳисса, фавт ва маъюбӣ тавассути коҳиҷа додани таъсири омилҳои ҳавфи ҷароҳат бо назардошти мавҷеи иқлимиҷуғрофии минтақаи Кӯлоби вилояти Ҳатлон. Камбуҷҳои ошкоршуда ва комёбихои алоҳидаи кори хадамот зарурати андешидани тадбирҳоеро, ки ба инкишоф ва пайваста такмил додани самараҳаҳш он нигаронида шудаанд, ошкор намуданд, ки боиси интиҳоби мавзӯи таҳқиқи мазкур гардид.

Тавсияҳо барои истифода. Мукаррарот ва таҳияҳои асосӣ дар раванди табобати муассисаҳои тиббии минтақаи Кӯлоби вилояти Ҳатлон, инчунин дар раванди таълими Миуассисаи давлатии таълими «Донишкадаи таҳсилоти бъайдидипломӣ курсҳои такмили ихтисоси духтурон дар соҳаи тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ҷорӣ ва истифода шудаанд. Истифодаи такмили системаи мавҷудаи ёрии тиббӣ ба беморони заҳмдор, алгоритми тадбирҳои самараҳаҳши худро дар амал нишон дод. Истифодаи технологияҳои навтарин ва равиши тактикӣ дар давраи шадиди осеб ҳангоми осеб дидани дасту пойҳо дар қурбониёни осеби роҳ натиҷаҳои фаврӣ ва дарозмуддати табобати беморонро хеле беҳтар мекунанд.

Майдони татбиқ. Травматология

ANNOTATION

Rajabzoda Mirzoali Mirali

«Some medical and social aspects of traumatism and ways of its prevention among the population of the Kulyab region of the Khatlon region of the Republic of Tajikistan»

Key words: Prevention, traumatism, fracture of long bones.

Purpose of study. To study the features of the organization and activities of the service and identify causal injuries among the population of the Kulyab region of the Khatlon region, develop a scientifically based algorithm for effective measures to optimize and further improve the work of the service at the regional level in modern socio-economic conditions

Research methods and equipment used. A study was made of the level of traumatism, its structure and the quality of medical care for trauma patients among the population of cities and districts of the Kulyab region of the Khatlon region of the Republic of Tajikistan. The organization of medical care for the population with injuries at the prehospital and hospital stages was studied on the basis of materials from the decisions of the collegium, orders of the Ministry of Health of the Republic of Tajikistan, the Department of Health of the Khatlon region, orders of the Ministry of Health and Social Protection of the Population of the Republic of Tajikistan, the Department of Health of the executive body of state power of Khatlon region, the Regional center medical statistics and information of the Khatlon region, as well as materials from other ministries and departments related to the work of this service. The patients underwent clinical examination methods, radiography, computed tomography, ultrasound, puncture of the pleural cavity, thoracocentesis and laparocentesis.

The results obtained and their novelty. For the first time in the Republic of Tajikistan, on the example of the trauma service of cities and districts of the Kulyab region of the Khatlon region, a comprehensive assessment of the organization and development of medical care at the prehospital and hospital stages of patients with injuries was analyzed and given. A set of measures has been developed to further improve the existing system of providing medical care to patients with injuries at the present stage in the new socio-economic conditions, which made it possible to determine ways to effectively improve prevention measures and reduce the proportion, mortality and disability by reducing the impact of injury risk factors, taking into account climate- geographical location of the Kulyab region of the Khatlon region. The identified shortcomings and certain achievements in the work of the service revealed the need for measures aimed at its development and continuous effective improvement, which led to the choice of the topic of this study.

Recommendations for use. The main provisions and developments have been introduced and used in the treatment process of medical institutions of the Kulyab region of the Khatlon region, as well as in the educational process of the State Educational Institution "Institute of Postgraduate Education in Healthcare of the Republic of Tajikistan" and in advanced training courses for doctors.

Using the improvement of the existing system of medical care for patients with injuries, the algorithm of effective measures, have shown their effectiveness in practice. The use of the latest technologies and a tactical approach in the acute period of injury in case of limb injuries in victims with road trauma significantly improve both the immediate and long-term results of the treatment of patients.

Application area. Traumatology